

# ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 342. 7 (575.3)

ТКБ: 87. 400, 32 (2Т)

Ф – 17

## ФАЙЗЗОДА МОҲИНАВ РАҶАБ

ИКИШОФИ ИНСТИТУТИ НИКОҲ ДАР  
ТОЧИКИСТОНИ  
ШУРАВӢ ВА ПАСОШУРАВӢ: ТАҲҚИҚОТИ  
НАЗАРИЯВӢ ВА ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ

### АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади  
ilmҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва  
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ  
ва давлат

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муроҷауви фокултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Азиззода Ӯбайдулло Абдулло** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи фокултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

**Муқарризони расмӣ:**

**Буризода Эмомалий Бозор** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

**Аминжонов Абдураззок Ҳудойшукӯрович** – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва идораи давлатии фокултети сиёсат ва идораи давлатии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав (н. Бохтар).

**Муассисаи пешбар:**

Муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии «Академияи Вазорати корҳои дохиилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе )

Ҳимояи диссертатсия «7» октябри соли 2025, соати 09:00 дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, толори Шурои диссертационии фокултети ҳуқуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Бо мазмуни рисола дар сомонаи [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) метавон шинос шуд.

Автореферат «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 2025 тавзъеъ шуд.

**Котиби илмии Шурои диссертационӣ,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент**

**Қодиров Н.А.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Масъалаҳои оилаву никоҳ дар ҳама давру замон аҳаммияти худро доштанд ва дар замони муосир низ мубрамияти худро гум накардаанд. Асоси ҳар як чомеа ва давлатро оила ташкил медиҳад, зоро оила ячейкаи ҳурди давлат буда, бисёре аз муносибатҳо маҳз аз ҳамин ячейка сарчашма мегиранд. Никоҳ ҳамчун падидай ҳуқуқӣ дар муносибатҳои оилавӣ нақши аввалиндарача дорад, зоро аксарияти муносибатҳои оилавӣ маҳз аз ҳамин институт оғоз мегарданд. Айни замон дар байнӣ мутахассисоне, ки масъалаи никоҳро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд, ақидае мавҷуд аст, ки сарфи назар аз тафовутҳои ошкори фарҳангҳои ҷаҳонӣ ҷиҳатҳои муштарак низ вучуд доранд, ки маъмултаринаш институти никоҳ ба ҳисоб меравад. Илми муосир масъалаи никоҳ ва оиларо ҳамаҷониба меомӯзад. Таҳлили илмии институти ақди никоҳ меъёрҳои бевоситаи ҳуқуқӣ ва равандҳои умумии иҷтимоӣ, идеологӣ ва сиёсии ҷомеааро дар бар мегирад. Аммо дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ падидай мазкур ба қадри кофӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода нашудааст. Аз ин ҷост, ки бисёре аз масъалаҳо дар ин самт то қунун ҳалли худро наёфтаанд. Бо ин назардошт, анҷом додани таҳқиқоти илмӣ оид ба масъалаи никоҳ дорои аҳаммияти баланди илмию амалӣ мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки никоҳ институти таърихӣ-ҳуқуқӣ буда, баробари пайдоиши инсоният арзи ҳастӣ намудааст. Ҳануз дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон никоҳ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб мерафт. Тавассути бисёре аз сарчашмаҳои ҳуқуқию одатӣ ва динии давраҳои гуногун муносибатҳои никоҳӣ мавриди танзиму хифз қарор гирифтаанд. Никоҳ дар масири таърих таҳаввулоти муҳталифро аз сар гузаронида, ҳамчун арзиши иҷтимоии инсоният то ба имрӯз омада расидааст. Омӯзиши таҷрибаи давраҳои таърихии ташаккули падидай никоҳ дар такмилу ташаккули институти мазкур дар замони муосир муосидат менамояд.

Аз замонҳои қадим институти никоҳ яке аз руқнҳои муайянкунандаи ҳаёти ҷомеа буд ва то имрӯз ҷунин боқӣ мондааст. Соҳаи никоҳ ва оила ҷузъи муҳимми ҳаёти на танҳо

шахсони алоҳида, балки тамоми чомеа мебошад. Табиист, ки тули таърихи дуру дарози башарият тартибу шартҳои ақди никоҳ ва талоқ дигаргунихои ҷиддиро аз сар гузаронидаанд. Ин ба қишвари мо низ даҳл дорад. Испоҳоти никоҳ, маҳсусан, дар ибтидои давраи шуравии таърихи Тоҷикистон хеле ҷиддӣ буд. Институти муосири никоҳ, асосан, натиҷаи таҳаввули никоҳ дар давраи муайян мебошад. Вобаста ба ҳамин шароит таҳқиқи таҳаввули институти никоҳ дар низоми ҳуқуқии шуравӣ ва соҳибиستикол ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалий аҳаммияти муҳим дорад.

Яке аз паҳлӯҳои масъалаи мавриди назар, ки мубрамияти таҳқиқоти мазкурро ифода менамояд, арзишнокии никоҳ дар замони муосир мебошад. Мутаассифона, дар раванди чомеашавӣ никоҳ арзиши иҷтимоии ҳудро гум карда истодааст. То асри XX никоҳ тавонист моҳияту аҳаммият ва арзишҳои фарҳангии ҳудро нигоҳ дорад ва давлатҳо низ дар ин самт нақши калон гузортаанд. Аммо дар асри навин ташаккули никоҳ афзоиш ёфта, шакли нави ғайрианъанавиро қасб намуда истодааст, ки ба арзишҳои фарҳангию миллии бисёре аз қишварҳо мувоғиқ намебошад.

Масъалаи оила, танзими муносибатҳои ақди никоҳ ва оилавӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳӣ давлат қарор мегирад. Маврид ба зикр аст, ки дигаргунсозии муосири муносибатҳои оилавӣ шаклҳои нави никоҳро ба вучуд овардааст: иттиҳоди байни шахсони яқчинс, муносибатҳои воқеии ақди никоҳ, бисёрзанӣ ва ғ. Ҳамаи ин дарки равандҳои таҳаввули мағҳумҳо ва татбиқи амалии шарту тартиби никоҳро дар чомеаи муосир тақозо мекунад. Дигаргунихои куллие, ки дар қишварҳои муосир дар соҳаҳои сиёсат, иқтисодӣ ва идеология ба амал меоянд, ба соҳаи давлатию демографӣ, ҳусусан, ба муносибатҳои никоҳ ва оилавӣ низ бетаъсир намемонанд. Чомеаи мо ба он, ки насли наврас чӣ гуна ба воя мерасад ва таълим мегирад ва ба ҳазорсолаи нав чӣ гуна қадам мегузорад, ҳеч гоҳ бетаваҷҷуҳ нест. Бо ин назардошт, институти никоҳ тақозо мекунад, ки барои такмил, таҳқим ва рушди он ҷороҳои таъхирноразиранд. Таҷрибаи чомеаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки мушкилоти оилавиро бо ёрии сиёсати мукаммали андешидашуда ва событқадамона ба

амал баровардани барномаҳои давлатии демографӣ каму беш самарабахш ҳал кардан мумкин аст.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлатро вазифадор намудааст, ки оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳифз намуда, муносибатҳои оилавию никоҳро дар сатҳи қонунгузорӣ танзим намояд (м.м. 33, 34). Меъёри мазкури конститутсионӣ нақш ва мақоми оилаву никоҳро дар ҷомеа нишон дода, мубрамияти таҳқиқоти мазкурро дучанд мегардонад. Аз ин чост, ки давлату ҳукумат дар самти ҳифзи арзишҳои оилавӣ пайваста саъю талош меварзад. Дар ин самт аз ҷониби давлату ҳукумати ҶТ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стратегия, консепсияҳои даҳлдор таҳия ва қабул гардидаанд, ки таваҷҷӯҳи давлатро ба соҳаи никоҳ ифода намуда, муарриғгари сиёсати давлатии ҶТ дар соҳаи никоҳ мебошанд. Масалан, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ бо ҷавонони қишвар дар таърихи 21.05.2021 атрофи вазифадор будани волидон ҷиҳати омода намудани фарзандони худ ба зиндагии мустақилона андешаронӣ карда, аз афзоиши пошхурии оилаҳо ва никоҳҳои ҳешутаборӣ изҳори нигаронӣ намуданд [43]. Бояд ёдовар шуд, ки нигаронии Пешвои миллат оид ба масъалаҳои зикршуда бесабаб нест, зеро маълумоти оморӣ дар ин ҳусус нишон медиҳад, ки дар соли 2020 – 10532 талоқ; дар соли 2021 – 13684 талоқ ва дар соли 2022 – 14909 талоқ [6] ба қайд гирифта шудааст. Масъалаҳои мавриди назар мубрамияти таҳқиқоти моро афзуда, механизми таҳия ва татбиқ намудани сиёсати муосиркунонидашудаи давлатиро дар соҳаи никоҳ тақозо менамоянд.

Ҳамин тавр, ин ва дигар масъалаҳои баҳсбарангез ва мухимми ҷомеа оид ба никоҳ боиси интихоби мавзуъ ва оғози таҳқиқоти мазкур гардидаанд.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Масъалаи ташаккули институти никоҳ дар ҶТ то кунун ҳамчун мавзуи таҳқиқоти илмии таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ дар сатҳи диссертационӣ қарор нагирифтааст. Паҳлуҳои алоҳидай мавзуи мазкур аз нигоҳи таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ қисман аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ таҳқиқ гардидаанд. Дар ин миён метавон таҳқиқотҳои У.А. Азиззода [1; 31], Ф.А.

Бобохонов [32], Э.Б. Буризода [4], Ш.А. Гафорова [20], А.М. Диноршох [33], А.И. Имомов [7; 8], Н.М. Имомова [9], М.А. Маҳмудзода [10; 11], У.А. Меликов [23], Б.А. Одинаев [36], О.Э. Раҳмонзода [37], Б.А. Сафарзода [13], Ч. Саъдизода [38], Ф.Т. Тоҳироев [15], О.У. Усмонов [16], А.Ф. Холикзода [17], М.М. Холинова [41], Х.Н. Ҳиматов [29], Р.Ш. Шарофзода [14], Ш.Ш. Шосайдзода [42] ва дигаронро номбар намуд.

Ташаккули институти никоҳ дар давраҳои шуравӣ ва муосир предмети омӯзиши як қатор олимони хориҷӣ низ қарор гирифтааст. Чунончӣ, М.В. Антоколская [2; 3], С.Н. Бондов [18], В.Н. Виктор [19], С.Н. Гавров [5], А.В. Ковалева [35], А.В. Карпова [34], Т.Ю. Людоровская [21], И.А. Макарова [22], У.С. Нилова [24], П.Л. Полянский [12], О.М. Толстикова [39], А.Т. Токоева [25], Г.А. Трофимова [27], И.А. Трофиметс [26], Ю.М. Фетюхин [40], Л.А. Хачатрян [28], Е.А. Яковлева [30] ва дигарон.

Дар таҳқиқи масъалаи ташаккули институти никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва муосир бузург будани нақш ва мавқеи олимони ватанӣ равшан мебошад. Аз ҷумла, баъзе паҳлухои ташаккули қонунгузории давраи шуравӣ оид ба масъалаи оила ва никоҳ, нақши никоҳ дар ҷомеаи муосир ва монанди инҳоро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Аммо бисёре аз паҳлухои институти никоҳ ҳанӯз ҳалли ҳудро наёфта, ба таҳқиқоти ҷудогонаи комплексӣ ниёз доранд. Маҳсусан, мағҳуми дақиқи умумиэтирофшудаи никоҳ то кунун пешниҳод нагардида, аз ҷониби қонунгузорӣ низ танзим нашудааст; шартҳои бастани никоҳ аз давраи шуравӣ то кунун қами дар кам фарқ менамоянд, яъне то кунун таҷдиди назар ва ба шароити замони муосир мувоғиқ кунонида нашудаанд; сиёсати давлатӣ дар самти никоҳ ба такмил ва таҷдиди назар зарурат дорад ва монанди инҳо. Бо назардошти андешаҳои мазкур, таҳқиқоти анҷомпазируфта дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ яке аз таҳқиқотҳои нав ва маҷмӯй буда, барои амалия ва назарияи илми кишвар нақши созгор гузошта метавонад.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационии мазкур дар доираи татбиқи нақшаҳои дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Проблемаҳои назариявии [6]

ташаккули низоми ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони мусир барои солҳои 2016-2020» ва «Масъалаҳои назариявии инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2021-2025» омода гардидааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот.** Таҳқиқоти таъриҳӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқии мағҳуму моҳият, асосҳои методологӣ, ташаккули қонунгузорӣ ва шарту талаботи бастани ақди никоҳ ва қатъ гардидани он дар ҳуқуқи шуравӣ ва пасошуравӣ мақсади асосии таҳқиқоти диссертационии мазкурро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, дар Тоҷикистони мусир таҳлилу баррасӣ намудани мағҳуму моҳият ва нақши никоҳ, вазъи ҳуқуқии тарафҳои ақди никоҳ, сиёсати давлатӣ дар самти ташаккули никоҳ, инкишофи қонунгузории мусири кишвар оид ба падидай никоҳ аз чумлаи ҳадафҳои таҳқиқот ба ҳисоб мераванд.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои таҳқиқоти диссертационӣ таҳлилу баррасии чунин вазифаҳо мухим арзёбӣ мегарданд:

- омӯзиши асосҳои назариявӣ-методологии институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ;
- таҳқиқи анъанаҳои таърихии иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ;
- таҳлили инкишофи қонунгузории шуравӣ дар соҳаи никоҳ;
- омӯзиш намудани таҳаввули вазъи ҳуқуқии бастан ва бекор кардани ақди никоҳ дар давраи шуравӣ;
- баррасии ташаккул ва инкишофи қонунгузории оила дар Ҷумхурии Тоҷикистон;
- таҳлили инкишофи мағҳум, моҳият, таъиноти иҷтимоӣ ва нақши никоҳ дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шахсӣ;
- таҳқиқи инкишофи вазъи ҳуқуқии тарафҳои ақди никоҳ;
- муайян намудани сиёсати ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон дар соҳаи никоҳ.

**Объекти таҳқиқот.** Объекти таҳқиқоти диссертациониро таҳқиқи таъриҳӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқии ташаккули

институти никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва пасошуравӣ ташкил медиҳад.

**Мавзуи таҳқиқот.** Мавзуи таҳқиқоти диссертациониро маҳсусиятҳои хоси инкишоғу ташаккули институти никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва пасошуравӣ ташкил медиҳад. Ҳамзамон, ба мавзуи таҳқиқот асосҳои методологӣ ва назариявӣ-хуқуқии институти никоҳ, мағҳуму моҳият, нақши никоҳ дар ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ, вазъи хуқуқии тарафҳо, ташаккули қонунгузорӣ ва сиёсати давлатӣ дар соҳаи никоҳ доҳил мешаванд.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертационӣ фарогири ду марҳилаи инкишоғи институти никоҳ мебошад: 1) ташаккули институти никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ; 2) инкишоғи институти никоҳ дар Тоҷикистони соҳибистиклол.

Диссертасияи мазкур дар кафедраи назария ва таърихи давлат ва хуқуқи факултети хуқуқшиносии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардидааст. Давраи таҳқиқоти диссертационӣ фарогири солҳои 2022-2025 мебошад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Асосҳои назариявии диссертасияро сарчашмаҳои таърихии хуқуқ, ғояҳо ва андешаҳои намояндагони афкори сиёсиву хуқуқӣ, арзишҳои умунибашарӣ, осори олимони ватанию ҳориҷӣ, ки ба ташаккули институти никоҳ бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. Дар таҳияи диссертасияи мазкур муаллиф ба осори илмии У.А. Азиззода, М.В. Антоколская, С.Н. Бондов, Ф.А. Бобоҳонов, Э.Б. Буризода, В.Н. Виктор, С.Н. Гавров, Ш.А.Faфорова, Ҳ.М. Давлатзода, А.М. Диноршоҳ, А.И. Имомов, Н.М. Имомова, А.В. Ковалева, А.В. Карпова, Т.Ю. Людоровская, М.А. Маҳмудов, У.А. Меликов, И.А. Макарова, У.С. Нилова, Б.А. Одинаев, П.Л. Полянский, О.Э. Раҳмонова, Б.А. Сафарзода, Ҷ. Саъдизода, Ф.Т. Тоҳиров, О.М. Толстикова, А.Т. Токоева, Г.А. Трофимова, И.А. Трофиметс, О.У. Усмонов, Ю.М. Фетюхин, А.Ф. Холиқзода, М.М. Ҳолинова, Л.А. Ҳачатрян, Ҳ.Н. Ҳиматов, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Ш. Шосайдзода, Е.А. Яковлева ва дигарон такя кардааст.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро усулҳои умуниилмӣ ва маҳсуси

хуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз чумла, усулҳои диалектика, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, шаклӣ-хуқуқӣ, муқоисавӣ-хуқуқӣ ва таъриҳӣ-хуқуқӣ дар диссертатсия бештар истифода гардидаанд.

Ташаккул ва инкишофи институти никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва соҳибистиқлол ба воситаи усули диалектика мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Бо истифода аз усули диалектика мо тавонистем, ки пайдоишу инкишофи институти никоҳ ва масъалаҳои ба он вобастаро дар низоми хуқуки шуравӣ ва мусир муайян намоем. Усули мазкур дар зербобҳои боби якум бештар истифода шудааст.

Усули мантиқӣ-забонӣ дар таҳлил ва пешниҳоди дурусти истилоҳ, мағҳумҳо ва ибораҳои хуқуқии дар таҳқиқоти диссертационӣ истифодагардида мусоидат намудааст. Дар заминаи усули мазкур истифодай якхела ва дурусти истилоҳ, мағҳум ва ибораҳои хуқуқӣ аз назари мантиқӣ ва забонӣ пешниҳод гардидаанд. Эҷод ва масъалагузориҳо дар ҳар як зербоб бо назардошти қонунҳои мантиқӣ ва забонӣ ба роҳ монда шудаанд.

Бо истифода аз усули оморӣ зимни таҳқиқи институти никоҳ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол, аз чумла, ҳангоми таҳлили масъалаҳои бақайдигирии никоҳ ва бекор кардани онҳо натиҷаҳои оморӣ истифода гардидаанд. Дар заминаи усули шаклӣ-хуқуқӣ институти никоҳ ҳамчун падидай сирф хуқуқӣ баррасӣ гардида, мағҳуми никоҳ, табиати хуқуқии он, шартҳои бастани никоҳ, намудҳои гайрианъанавии никоҳ, нақши никоҳ дар ҳаёти давлатию ҷамъияти ва монанди инҳо муайян карда шудаанд. Тавассути усули муқоисавӣ-хуқуқӣ қонунгузории ҶТ ва санадҳои меъёри-хуқуқии давлатҳои ҳориҷӣ дар баҳши институти никоҳ ва масъалаҳои вобаста ба он, аз чумла, мавҷудияти мағҳуми никоҳ дар қонунгузорӣ, шартҳои бастани никоҳ, монеаҳои ақди никоҳ ва гайра омӯҳта шуда, шабоҳат ва тафовут миёни онҳо муайян гардидааст. Бо истифода аз усули таъриҳӣ-хуқуқӣ масъалаи институти никоҳ мавриди таҳқиқи таъриҳӣ-хуқуқӣ қарор дода шуда, муайян гардид, ки никоҳ ҳамчун падидай хуқуқӣ дар низоми хуқуки шуравӣ ва мусири Тоҷикистон таҳаввули таърихиро аз сар гузаронидааст. Усулҳои мазкур дар якҷоягӣ имконият фароҳам оварданд, то таҳқиқоти диссертационӣ ҳамаҷониба, пурра ва

объективона гузаронида шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд.

**Заминаҳои эмпирикии таҳқиқот.** Диссертатсия ба Конститутсияи ҶТ, қонунгузории оилавӣ, қонунгузории кишварҳои хориҷӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ, барномаю стратегия ва консепсияҳо дар соҳаи танзими муносибатҳои никоҳӣ асос ёфтааст. Дар диссертатсияи мазкур қонунгузории давраи шуравӣ, қонунгузории муосирӣ Тоҷикистон, қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ва санадҳои байналмилалӣ васеъ истифода шудаанд. Ҳамзамон, дар таҳқиқот омори солонаи Агентии омори назди Президенти ҶТ ҳамчун заминаи эмпирикии рисола хизмат намудааст.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Навғонии илмии диссертатсия дар мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, омӯзиши таҷрибаи ҳуқуқэҷодкунӣ ва ҳуқуқтатбиқсозии Тоҷикистони шуравӣ оид ба институти никоҳ ва истифодаи он дар замони муосир, такмили қонунгузории кишвар, дар заминаи қонунгузории давраи шуравӣ муайян кардани мағҳумҳои никоҳ, тарафҳо ва як қатор тағиیرу иловаҳо ба қонунгузорӣ ифода мейбад. Навғонии таҳқиқоти мазкур ҳамзамон дар он ифода мейбад, ки он аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба масъалаи институти никоҳ бо назардошти низоми ҳуқуқи шуравӣ ва низоми ҳуқуқи муосирӣ Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Аввалин маротиба дар сатҳи таҳқиқоти маҷмӯй таҳлили таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқии институти никоҳ, фаҳмиши ҳуқуқии категорияҳои «ҳамсарон», «марду зан», «никоҳшавандагон», «шахсоне, ки ҳоҳиши никоҳ карданро доранд» ва «шахсони дар никоҳ қарордошта» мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, ки танзими ҳуқуқӣ ва муайян кардани моҳияти ягонаи ҳуқуқии онҳо зарур шуморида шуд. Нуктаҳои илмии диссертатсия, ки ба ҳимояи пешниҳод мегарданд, навғонии таҳқиқоти диссертатсионӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд ва онҳоро ба гурӯҳҳои зерин чудо кардан мумкин аст:

– асосҳои назариявӣ-методологии институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуда, равиҳои методологӣ ва барҳурдҳои муҳаққиқон оид ба фаҳмиши никоҳ муайян карда шудааст;

- инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ таҳқиқ гардида, анъанаҳои таърихии иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ оид ба никоҳ ошкор карда шудаанд;
- инкишофи қонунгузории шуравӣ дар соҳаи никоҳ таҳлил карда шуда, дар натиҷа асосҳои меъёрии ҳуқуқи никоҳ бо назардошти камбудию навгониҳо муайян гардидаанд;
- таҳаввули вазъи ҳуқуқии тартиби бастан ва бекор кардани никоҳ дар давраи шуравӣ мавриди омӯзиши назариявию меъёрий қарор дода шуда, бартариятҳо ва камбудиҳои қонунгузории шуравӣ оид ба тартиби бастани никоҳ ошкор гардидаанд;
- ташаккул ва инкишофи қонунгузории оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, бартариятҳо ва нуқсонҳои қонунгузории амалкунандаи миллӣ муайян карда шудаанд, ки ба такмили қонунгузорӣ мусоидат менамоянд;
- таҳлили инкишофи мағҳум, моҳият, таъйиноти иҷтимоӣ ва нақши никоҳ дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шаҳсӣ;
- инкишофи вазъи ҳуқуқии тарафҳои ақди никоҳ таҳқиқ карда шуда, муайян гардидааст, ки вазъи ҳуқуқии тарафҳои ақди никоҳ тибқи қонунгузории амалкунанда дорои масъалаҳои зиёди ҳалталаб мебошад;
- сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи никоҳ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҷиҳати такмилу ташаккули он чораҳои муҳимми ҳуқуқӣ пешниҳод карда шудаанд.

**Нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда.** Навгониҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар нуктаҳои зерин ифода мейёбад, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд:

1. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки мустаҳкамшавии расмии муносибатҳои ҳуқуқии оиласӣ ба рушди давраи шуравӣ рост меояд, ки дар ин давра оила ва никоҳ дар ҷойи аввал меистоданд ва яке аз ячейкаҳои асосии ҷомеа буд, ки ба манфиати он бисёр мақомоти давлатӣ, аз ҷумла, давлат баромад мекард. Бо назардошти ин, таҳқиқи асосҳои назариявию методологии институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ муҳим буда, барои мукаммалгардонии қонунгузорӣ ва инкишофи муносибатҳо оид ба оила ва никоҳ дар замони муосир мусоидат менамояд. Аз ҷумла, дар қонунгузории оиласии имрӯзай ҷумҳурӣ ворид намудани чунин муқаррарот [11]

оид ба асоси қатъ (безътибор) гардидан никоҳ дар ҳолати иваз кардани чинс ва ё бастани никоҳ байни шахсони ҳамчинс, ки ба фарҳангу тамаддуни халқи тоҷик мухолиф мебошад бояд илова карда шавад. Айни замон дар қонунгузорӣ барои никоҳи шахсони ҳамчинс ва ё шахсоне, ки пас аз никоҳ чинси худро иваз мекунанд, ҳеч гуна маҳдудият вучуд надорад.

2. Таҳқиқот маълум намуд, ки масъалаҳои синни дақики никоҳӣ, манъи бисёрникоҳӣ, додани маҳр ва монанди инҳо дар низомҳои таърихӣ-хуқуқии зикршуда ба таври муҳаталиф пешбинӣ шудаанд. Чунин ҳолат гувоҳӣ он аст, ки институти оила аз низоми хуқуқи зардуштӣ ба низоми хуқуқи мусулмонӣ ва баъдан ба низоми хуқуки шуравӣ ба тариқи меросият гузариш намуда, дар ин раванд марҳила ба марҳила ташаккул ёфта, баъзе арзишҳо ва меъёрҳои навро ба худ касб намудааст. Чунин арзишҳои хуқуқӣ оид ба никоҳ то замони муосир омада расида, мутаассифона, аксарияти онҳо то кунун мавриди таҷдиди ҷиддӣ қарор нағирифтаанд. Андешай мазкур дар он асос мебошад, ки аксари масъалаҳои вобаста ба никоҳ (аз ҷумла, шартҳо ва тартиби бастани никоҳ), тавре ки дар низомҳои таърихӣ-хуқуқии Тоҷикистон мавҷуд буданд, дар низоми муосири хукуқ низ бетағиyr мондаанд. Бинобар ин, шартҳо, тартиби бастан, ҷой доштани монеаҳои ақди никоҳ, вазъи хуқуқии тарафҳо ва дигар масъалаҳои монанд ба таҷдиду тақмил ниёз доранд.

3. Дар натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки қонунгузории шуравӣ оид ба никоҳ марҳилаи пурпечугуби таърихӣ ва инкишофро аз сар гузаронида, дар байни солҳои 1917-1970 як қатор санадҳои хуқуқии ҷудогонаро фаро мегирад. Қонунгузории шуравӣ дар соҳаи никоҳ танҳо дар солҳои 70-ум бо қабули Кодекси ҶШС Тоҷикистон оид ба никоҳ ва оила ва Конституцияи ҶШС Тоҷикистон дар сатҳи лозима муносибатҳои хуқуқиро оид ба никоҳ мавриди танзим қарор дода, нисбат ба санадҳои қаблан қабулгардида мукаммал ба ҳисоб мерафт. Далели мукаммалии ин санадҳо дар он ифода мегардад, ки онҳо то қабули нахустин санадҳои хуқуқии даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон амал кардаанд. Маврид ба зикр аст, ки новобаста аз қабули санадҳои хуқуқии зиёд ва ислоҳот дар самти қонунгузории оилавӣ, ки дар инкишофи

қонунгузории шуравӣ оид ба институти никоҳ таъсири мусбӣ расонидаанд, vale дар марҳилаҳои аввал як қатор камбудиҳо ба назар мерасиданд. Аз ҷумла, падидаҳои алоҳидаи ҳуқуқи оилавӣ, масалан, тартиби бастани никоҳ на дар қонун, балки дар санадҳои зерқонунӣ зикр шуда буданд; қонунҳои нав қабулшавандай марбут ба никоҳ ва оила бидуни зарурат меъёрҳои ҳуқуқии оилавии пешамалкунандаро такрор мекарданд; қонунгузории оилавии амалкунанда аксаран хислати тантанавӣ дошт; байни меъёрҳои оилавию никоҳии алоҳида ихтилофҳо ба назар мерасиданд.

4. Тамоми санадҳои қабулшуда дар давраи шуравӣ аввалан ба никоҳ таваҷҷӯҳ намудаанд. Боиси тааҷҷӯб аст, ки дар тамоми декретҳо ва кодексҳои давраи шуравӣ зимни номгузорӣ аввалан ба никоҳ ва баъдан ба оила такя карда шудааст. Яъне дар номи санадҳои ҳуқуқӣ мағҳуми никоҳ пеш аз мағҳуми оила оварда шудааст, ки чунин ҳолат мубрамияти никоҳро дар давраи шуравӣ ифода мекунад. Дар қонунгузории имрӯза бошад, таваҷҷӯҳи бештар ба оила зоҳир гардида, нисбат ба никоҳ нисбатан таваҷҷӯҳ маҳдуд ба назар мерасад. Гуфтан мумкин аст, ки ҳокимияти шуравӣ асоси оила будани никоҳро дарк намуда, таваҷҷӯҳи асосиро ба никоҳ равона сохтааст, зоро никоҳи қонунӣ ва муваффақ самаранокӣ ва устувории оилаҳоро таъмин менамояд. Маврид ба зикр аст, ки аз кишварҳои пасошуравӣ танҳо Чумхурии Қазоқистон тачрибаи шуравиро нигоҳ доштааст, зоро дар кишвари мазкур кодекс чунин номгузорӣ шудааст: «Кодекси Чумхурии Қазоқистон оид ба никоҳ (ҳамсарӣ) ва оила». Аз номи санади мазкур бармеояд, ки он ба қонунгузории давраи шуравӣ қариб пурра низдик мебошад.

5. Бояд тазаккур дод, ки дар замони соҳибиистиклолӣ танзими масъалаҳои оилавию никоҳӣ тавассути қонунгузории нави оилавии ҶТ ба роҳ монда шуд. Дар ҶТ қонунгузории оила ба ихтиёрии ақди никоҳ, яккаҳамсарӣ, баробарҳуқуқии зану шавҳар, бо ризоияти тарафайн ҳалли баҳсҳои дохили оила, афзалияти тарбияи мутақобилаи фарзандон, ғамхорӣ дар бораи некӯаҳволӣ ва инкишофи онҳо асос мейбад. Бояд гуфт, ки дар қонунгузории оилавии кишвар мағҳуми ҳуқуқии оила пешбинӣ нашудааст, дар ҳоле ки мавҷудияти мағҳуми оила ва

никоҳ дар қонунгузории оилавии кишвар бисёр муҳим буда, дорои аҳаммияти баланди амалӣ мебошад. Дар дилҳоҳ баҳсҳои ҳуқуқие, ки ба оила ва никоҳ рабт доранд, ҷиҳати муайян намудан ва додани баҳои воқеӣ ба он, ки оила ва ё никоҳи муайян расмӣ ё ғайрирасмӣ мебошад, ба талаботи қонунгузорӣ мувоғиқ ҳаст ё не, дар чунин масъалаҳо танҳо мағҳуми расмии оила ва никоҳ мусоидат карда метавонад, ки инро бояд қонунгузории оилавӣ муқаррар намояд.

6. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки новобаста аз коҳиш ёфтани арзишҳои оилавию никоҳ нақши он дар ҳаёти шахсию ҷамъияти ва давлатӣ баланд ва пурраҳаммият боқӣ мемонад. Танҳо давлатро зарур аст, ки дар ин самт ҷораҳои зарурии ҳуқуқӣ андешад, то никоҳро ҳамчун муҳимтарин арзиши оилавии насли гузашта хифз намояд. Ҷиҳати баланд бардоштани арзишҳои анъанавии никоҳ дар кишвар бояд ҷораҳои муҳим андешида шаванд. Институти никоҳ дар марҳалай ҳозираи инкишофи худ давраи душвори гузаришро аз модели анъанавӣ ба модели нисбатан озод ва соддатар аз сар мегузаронад, ки аҳаммияти мақсадҳои никоҳ, яъне таваллуд ва тарбияи кӯдакон кам шуда истодааст. Мо чунин мешуморем, ки дар ин шароит вазифаи давлат аз он иборат аст, ки институти никоҳ, баланд бардоштани нуфузи бақайдгирӣ иттифоқҳои никоҳ ва дастгирии иҷтимоии оилаҳо таъмин карда шавад, зеро некуаҳволии ҷомеа ва, умуман, давлат аз оила вобаста мебошад.

7. Тамоми субъектони никоҳ, дар умум, ҳамчун тарафҳои ақди никоҳ ҳисобида мешаванд ва ибораи «шахсоне, ки ҳоҳиши никоҳ бастанро доранд», муайян кардани мағҳум ва ҳайати тарафҳои ақди никоҳро душвор месозад. Қонунгузории оилавӣ дар баробари ин дигар мағҳумҳои норавшанро низ истифода мебарад, ки ба дақиқсозӣ ниёз доранд. Аз ҷумла, мағҳумҳои ҳамсарон, зан ё шавҳар, никоҳшавандагон ва монанди инҳо. Масалан, Кодекси оила дар м. 16 зимни муайян кардани асосҳои қатъи никоҳ дар қисми якум мағҳуми «ҳамсарон» ва дар қисми дуюм мағҳуми «зан ё шавҳар»-ро истифода бурдааст. Саволе ба миён меояд, ки магар ин мағҳумҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд? Оё мағҳуми ҳамсарон ҳамон зану мард аст? Фикр мекунем, ки истифодаи дақиқи

мафхуми «марду зан» ва ё «мард ё зан» дуруст мебошад. Мафхуми ҳамсарон васеъ буда, чунин никохҳои гайрианъанавиро фаро гирифтаниш мумкин аст. Бинобар ин, беҳтар аст, ки дар қонунгузорӣ мафхумҳо дақиқ ва якхела оварда шаванд. Ҳамзамон, дар қонунгузорӣ бояд дақиқ муқаррар карда шавад, ки ба ҳайси тарафҳои ақди никоҳ қиҳо баромад мекунанд.

8. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки яке аз масъалаҳои ташвишовар дар соҳаи никоҳ афзоиши сатҳи бекоркуни он ба ҳисоб меравад. Агар мо нишондодҳои солҳои 2015-2022-ро муқоиса намоем, маълум мегардад, ки 6563 маротиба сатҳи никоҳ афзоиш ёфтааст. Як масъалаи дигарро низ бояд ба назар гирифт, ки на ҳамаи никохҳои аз ҷиҳати динӣ қатъгардида сари вакт расман қатъ карда мешаванд, зоро ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳо ба таври динӣ қатъ гардида, барои расман бекор кардани никоҳи худ муроҷиат намекунанд. Чунин ҳолат моҳҳо ва баъзан солҳо идома меёбад. Бинобар ин, ҳолати мазкур ба нишондодҳои оморӣ ҳатман таъсири худро мерасонад. Маврид ба зикр аст, ки дар панҷсолаи охир ягон санади муҳимми ҳуқуқӣ дар самти никоҳ таҳия ва қабул карда нашудааст. Агар асоси оилаҳо никоҳ бошад, пас, таваҷҷуҳи асосии давлат бояд ба масъалаи никоҳ равона гардад.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада ҷиҳати ҳал намудани як қатор масъалаҳои назариявӣ ва амалий дар соҳаи никоҳ мусоидат менамоянд. Аз ҷумла, масъалаҳои мукаммал намудани адабиёти таълимий дар соҳаи оила ва никоҳ, такмили қонунгузорӣ дар соҳаи никоҳ ва монанди инҳо.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки истифодаи маводи диссертатсия дар таҳлилу хулоسابарории мавзӯъҳои назариявӣ, таъриҳӣ-ҳуқуқӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи маданий маълумотҳо ва маводҳои нави илмиро пешниҳод менамояд. Хулоса ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ оид ба институти никоҳ бадастомада мумкин аст дар ҳалли як қатор мушкилоти дар илмҳои ҳуқуқи оилавӣ, назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи маданий ва умуман илми ҳуқуқшиносӣ мавҷудбуда истифода гарданд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти хуқуқэчодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории қишвар метавон хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаҳои марбут ба никоҳ, ба монанди тағйири иловаҳо ба Кодекси оилаи ҶТ, таҳияи санадҳои нави хуқуқӣ, таҳия ва қабули стратегия ва консепсияҳои давлатӣ ва г. истифода намуд. Хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқот барои амалияи хуқуқтатбиқсозӣ ҷиҳати такмили ташаккули институти никоҳ аҳаммияти калон доранд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ оид ба паҳлухои муҳталифи ташаккули никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва соҳибиستиклол, таҳлили натиҷаҳо ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, мағфӯмҳо, андешаҳо ва тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, нуқтаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳлили муқоисавӣ-хуқуқии қонунгузории миллӣ бо қонунгузории қишварҳои хориҷӣ дар самти никоҳ асос меёбад.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи хуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хуқуқ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестационии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ.** Саҳми шаҳсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсия, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба паҳлухои муҳталифи масъалаи ташаккули никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва соҳибистиклол асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, масъалагузорӣ ва сабки диссертатсия саҳми шаҳсии муаллифро нишон медиҳанд. Файр аз ин, муаллиф дар таҳқиқоти диссертационӣ доир ба ҳалли масъалаҳо вобаста ба институти никоҳ дар қонунгузории қишвар навғониҳои назаррасро пешниҳод намудааст.

**Тасвіб ва амалисозии натицаҳои таҳқиқот.** Рисола дар кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳукуқи факултети ҳукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, борҳо дар ҷаласаҳои кафедраи номбурда муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Муҳимтарин натицаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар шакли пешниҳоди маърузаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалии илмӣ-назариявии зерин мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд:

**а) байналмилалий:**

– Инкишофи институти никоҳ дар ҳукуқи шуравӣ // конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳукуқи инсон дар Тоҷикистон» (5-уми декабри соли 2023). – Душанбе, 2023.

– Инкишофи мағҳуми никоҳ ва нақши он дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шаҳсӣ // конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзуи «Ҳукуқи инсон: масъалаҳои назарӣ ва амалий», баҳшида ба рӯзи байналмилалии ҳукуқи инсон, 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2014 ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ» (6 уми декабри соли 2024). – Душанбе, 2024.

**б) ҷумҳуриявӣ:**

– Инкишофи вазъи ҳукуқии тарафҳои ақди никоҳ // конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалий дар мавзуи «Конституция как фактор стабильности государства» (Конститутсия ҳамчун омили устувории давлат) (25 октябряи соли 2024). – Душанбе, 2024.

**Инишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Доир ба мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ унвонҷӯ 11 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 адади онҳо дар мачаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии атtestатсии назди Президенти ҶТ ва 5 мақола дар мачаллаҳои дигар ба нашр расонидааст.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз номгӯйи ихтиораҳо, муқаддима, ду боб, ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо, номгӯйи адабиёт (маъҳазҳо) ва феҳристи интишороти довталаб иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 182 сахифаро ташкил медиҳад.

## **ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)**

Дар **муқаддима** мубрамияти мавзуи таҳқиқот асоснок карда шуда, сатҳи омӯзиш, мақсад, вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, навгонии илмии таҳқиқот ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, сохтор ва ҳачми диссертатсия баён карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия **«Мафҳум ва моҳияти институти никоҳ дар низоми ҳуқуқии шуравӣ»** ном гирифта, дар он масъалаҳои асосҳои назариявӣ-методологии институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ, анъанаҳои таърихии иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ, инкишофи қонунгузории шуравӣ дар соҳаи никоҳ, таҳаввули вазъи ҳуқуқии бастан ва бекор кардани ақди никоҳ дар давраи шуравӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқот қарор гирифтаанд.

Зербоби якуми боби якум – **«Асосҳои назариявӣ-методологии институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ»** ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки никоҳ яке аз институтҳои мухимми ҳуқуқи оилавӣ ба ҳисоб рафта, мавҷудияти худро дар тамоми марҳилаҳои таъриҳӣ бо таҳаввули ҳуқуқи оилавӣ нигоҳ доштааст. Никоҳ бо оила робитаи зич дошта, бе ҳамдигар вучуд дошта наметавонанд, зоро, аз як ҷониб, оила дар натиҷаи никоҳ бунёд карда мешавад ва аз ҷониби дигар, бастани никоҳ боиси ташкили оила мегардад. Ба таври дигар, онҳо вобастаи ҳамдигар мебошанд. Бинобар ин, никоҳро бе оила таҳлил кардан ба мақсад мувоғиқ ва натиҷабаҳш намебошад. Никоҳ заминай асосии бунёди ҷомеаи муосир мебошад, ки асоси он ба арзишҳо ва манғиатҳои аз ҷониби умум эътирофшуда асос ёфтааст. Мафҳуми никоҳ дар тӯли садсолаҳо вобаста ба вазъият дар қишвар, бо омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ тағйир ёфта, vale ҳамеша чун як дастури ҳамаҷониба боқӣ мондааст. Бо назардошти ин, таҳқиқи асосҳои назариявию методологии институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ мухим буда, барои мукаммалгардонии қонунгузорӣ ва инкишофи муносибатҳо оид ба оила ва никоҳ дар замони муосир мусоидат менамояд.

Ба андешаи муаллиф, муносибатҳои никоҳӣ дар ҳуқуқи шуравӣ бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешуданд.

Меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои никоҳро дар низоми ҳуқуқии шуравӣ танзим мекарданд, як соҳаи алоҳидаи ҳуқуқӣ ва қонунгузориро ташкил медиҳанд. Набояд фаромӯш кард, ки чунин шакли танзими ҳуқуқӣ ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои никоҳии замони мусосир бе таъсир намондааст, зоро меъёрҳои ҳуқуқии қонунгузории оиласии имрӯзаи кишвар аз танзими чунин ҷанбаҳои муносибатҳои никоҳӣ бархурдор мебошанд.

Метавон чунин хулоса кард, ки институти никоҳ яке аз институтҳои асосии ҳуқуқи оила ва қонунгузории оиласи мебошад. Аммо бо вучуди аҳаммияти ҳуқуқӣ доштани никоҳ дар қонуни оила он таърифи хоси худро надорад. Гузашта аз ин, ба ақидаи аксарияти тамаддунҳо, чунин таъриф номувоғиқ аст, зоро никоҳ дорои ҳусусиятҳои зиёди иҷтимоӣ мебошад, ки ба расмият дароварда намешаванд.

Маврид ба зикр аст, ки дар баробари муайян кардани мағхум ва нишонаҳои ҳуқуқии никоҳ он дорои як қатор шартҳо мебошад, ки мавҷудияти онҳо дар қонунгузории имрӯза сарчашмаи худро ҳанӯз аз давраҳои қадим мегиранд. Махсусан, дар ҳуқуқи шуравӣ шартҳои никоҳ дар қонунгузорӣ муқаррар гардида, ҳусусияти ҳуқуқӣ ва ҳатмӣ пайдо намудаанд. Аммо дар назарияи ҳуқуқи оиласии шуравӣ шартҳои никоҳ муҳталиф пешниҳод шудаанд. Эҳтимол чунин ҳолат аз он вобаста мебошад, ки ҳуқуқи шуравӣ якчанд марҳилаҳои тағйироти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию ҳуқуқиро аз сар гузарондааст. Аз шартҳои мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки онҳо қисман аз шартҳои муқаррарнамудаи қонунгузории оиласии имрӯзаи мо фарқ мекунанд. Ба он хотир қисман, ки он аз рӯйи шумора зиёд буда, ҳамзамон баъзе тағйиротҳои иловагиро доро мебошад. Дар қонунгузории оиласии мо бошад, чунин шартҳо танҳо се номгӯ муқаррар шудаанд, вале дар мазмуни шарти сеюми он баъзе аз шартҳои зикршуда дохил мешаванд.

Зербоби дуюми боби якум – «**Анъанаҳои таърихии иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар инкишоғи институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ**» ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки институти никоҳ яке аз институтҳои ҳуқуқӣ ва таърихиӣ ба ҳисоб рафта, дар фарҳангӣ тамаддунҳои башарӣ бо

махсусиятҳои хос ташаккул ёфта, то ба имрӯз омада расидааст. Ҳарчанд дар ҳуқуқи шуравӣ институти оила ва никоҳ дар сатҳи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мақоми расмӣ пайдо намуда бошад ҳам, вале ин падидай ҳуқуқӣ аз низомҳои таъриҳӣ-ҳуқуқӣ маншаъ мегирад. Дар сарзамини Тоҷикистони таъриҳӣ институти оила ҳанӯз аз давраи амали низомҳои таъриҳӣ-ҳуқуқии зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ инкишоф ёфта, ба тариқи меросият ба низоми ҳуқуқи муосирӣ Тоҷикистон гузариш намудааст.

Мутобики назари муаллиф, меъёрҳои ҳуқуқии зардуштӣ ва мусулмонӣ ба ташаккули арзишҳо, меъёрҳо ва анъанаҳои ҳуқуқии шуравӣ таъсири калон расонида, мавҷудияти худро то замони муосир аз даст надодаанд. Бо ин назардошт, метавон гуфт, ки аксари меъёрҳои ҳуқуқи шуравӣ оид ба никоҳ дар заминаи муносибат ва анъанаҳои низоми ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ ташаккул ёфта, дар низоми ҳуқуқи шуравӣ мукаммал ва дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мустаҳкам гардида, бисёре аз онҳо то ба низоми муосирӣ ҳуқуқи Тоҷикистон омада расидаанд. Бинобар ин, таҳлил ва омӯзиши онҳо барои назария ва амалияи муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба никоҳ аҳаммияти калон дорад.

Аз таҳқиқот бармеояд, ки дар ҳуқуқи мусулмонӣ ва зардуштӣ синну соли ягона ва умумиэътирофшуда барои бастани никоҳ вучуд надошта, он аз 13, 14 ва 15-солагӣ муқаррар шудааст. Аз сабаби он ки Авесто яке аз ҳӯҷҷатҳои ҳуқуқию динии низоми ҳуқуқи зардуштӣ ба ҳисоб мерафт ва он синни никоҳро аз 15-солагӣ муқаррар кардааст, метавон гуфт, ки ҳамин синну сол нисбатан бештар мавриди амал қарор гирифтааст. Дар ҳуқуқи мусулмонӣ бошад, новобаста аз муқарраротҳои ҳӯҷҷатҳои ҳуқуқӣ, синну соли никоҳ барои дuxтарon аз 9-солагӣ ва барои писарон аз 12-солагӣ тибқи сарчашмаҳои динии ҳуқуқи мусулмонӣ муқаррар шуда буд. Ҳамзамон, лозим ба ёдоварист, ки сабаби ниҳоят паст будани синну соли никоҳӣ дар ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ дар он ифода мегардад, ки онҳо таълимотҳои динӣ маҳсуб мешуданд ва тибқи онҳо шахс маҳз аз ҳамон синну сол ақлу фаҳмиш пайдо намуда, ҳаракатҳои худро дарк менамуд ва дар кирдорҳои содирнамудааш гунаҳкор ҳисобида мешуд.

Дар ҳуқуқи шуравӣ бошад, ҳамчун анъанаи ҳуқуқии зардуштӣ ва мусулмонӣ гуногуни синну соли никоҳӣ то як марҳилаи муайян чой дошта, баъдан бо қонунгузории оилавӣ он ягона карда шуд. Новобаста аз он ки дар солҳои аввали пасазинқилобӣ бо қонунгузории оила ва никоҳ бастани ақди никоҳ барои мардон аз 18-солагӣ ва барои занон аз 16-солагӣ муқаррар шуда буд, vale он дар амал татбиқ намегардид, зоро меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ ба таври ғайрирасмӣ ва анъанавӣ дар байнӣ мардум амал мекарданд.

Арзишҳои фарҳангии ҳуқуқии тамаддуни зардуштӣ ва мусулмонӣ дар инкишофи институти никоҳи ҳуқуқи шуравӣ заминаи бузург гузаштаанд. Дар ҳуқуқи шуравӣ паҳн гардидаи анъанаи иҷтимоию ҳуқуқии гузаштаи ҳалқи тоҷик ба таври мухолиф сурат гирифтааст. Масалан, синни никоҳии нисбатан паст, ризояти никоҳшавандагон, манъи никоҳи шахси ба синни никоҳӣ нарасида ва дигар масъалаҳои монанд дар низомҳои ҳуқуқии зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ ба ҳамдигар ҳамшабеҳ мебошанд.

Таҳкиқот нишон дод, ки аксари меъёрҳои ҳуқуқи шуравӣ оид ба никоҳ дар заминаи муносибатҳо ва анъанаҳои низоми ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ ташаккул ёфта, дар низоми ҳуқуқи шуравӣ мукаммал ва дар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ мустаҳкам гардида, бисёре аз онҳо то ба низоми муосири ҳуқуқи Тоҷикистон омада расидаанд. Дар солҳои аввали пасазинқилобӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ, маҳсусан муносибатҳои оилавию никоҳӣ дар оmezishi меъёрҳои динӣ бо меъёрҳои ҳуқуқӣ мавриди танзим қарор дода мешуданд. Аммо бо қабули санадҳои меъерии ҳуқуқӣ дар Тоҷикистони шуравӣ ба меъёрҳои ҳуқуқӣ мақоми аввалиндарача дода шуда, меъёрҳои динӣ расман эътибори худро аз даст доданд. Ҳатто бастани никоҳ дар мақомҳои динӣ ва бо тартиби динӣ эътибори худро гум карданд. Маҳз аз ҳамин давра никоҳ ва муносибатҳои оилавӣ сирф ҳусусияти ҳуқуқӣ ва расмӣ пайдо намуда, тартиби бастан, мақоми бақайдгирӣ, шартҳои никоҳ, синни никоҳӣ ва дигар паҳлӯҳои он ба анъанаҳои ҳуқуқӣ табдил ёфта, ба таври меросият ба низоми муосири ҳуқуқи Тоҷикистон гузариш намуда, дар қонунгузории имрӯзаи кишвар мустаҳкам гардиданд.

Аз натичаи таҳлил бармеояд, ки шартҳои никоҳ ҳарчанд қисман ва аз рӯйи мазмун ба ҳамдигар наздикӣ дошта бошанд ҳам, vale аз рӯйи талабот ва шумора дар ҳуқуқи зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ фарқ мекунанд. Масалан, шарти розигии тарафҳои никоҳкунанда дар ҳар се гурӯҳи шартҳо ба назар мерасад. Ин метавонад маъни онро дошта бошад, ки мавҷудияти шарти мазкури никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ аз ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ маншаъ мегирад. Дар баробари ин, баъзе шартҳои дигар хоси танҳо ҳамон низоми ҳуқуқӣ буда, ба ҳамдигар гузариш накардаанд. Масалан, шарти тобеият ба ойини зардуштӣ танҳо хоси ҳуқуқи зардуштӣ буда, дар ҳуқуқи мусулмонӣ ва шуравӣ вучуд надорад. Баръакс, шарти додани маҳр, танҳо хоси ҳуқуқи мусулмонӣ буда, дар ҳуқуқи зардуштӣ ва шуравӣ ба назар намерасад. Сабаб дар он аст, ки шартҳои мазкур ҳусусияти динӣ дошта, дар замони амали низоми ҳуқуқи шуравӣ расман аз байн рафтанд, vale ҳамчун анъана баъзе аз онҳо то кунун дар шакли гайрирасмӣ вучуд доранд. Маврид ба зикр аст, ки бисёре аз шартҳои мазкур мушаххас гардонида шуда, дар қонунгузории амалкунандаи оилавии кишвар муқаррар карда шудаанд. Айни замон муҳимтарин шартҳои никоҳ розигии никоҳшавандагон, расидан ба синни никоҳӣ ва мавҷуд набудани монеаҳо дар ақди никоҳ ба ҳисоб мераванд.

Дар зербоби сеюм – **«Инкишофи қонунгузории шуравӣ дар соҳаи никоҳ»** муаллиф ишора мекунад, ки давраи амали ҳуқуқи шуравӣ яке аз давраҳои инкишофи институти никоҳ дар Тоҷикистони таъриҳӣ ба ҳисоб рафта, дар ин давра муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба никоҳ ҳусусияти меъёрӣ-ҳуқуқӣ касб намуда, дар сарчашмаҳои муҳталиф мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор дода шуданд. Бо ин назардошт омӯзишу таҳқиқи инкишофи қонунгузории шуравӣ оид ба институти никоҳ мубрам мебошад, зоро аксари меъёрҳои ҳуқуқии қонунгузории оилавии имрӯзай кишвар сарчашмаи худро аз қонунгузории замони шуравӣ мегиранд. Файр аз ин, дар ҳуқуқи шуравӣ дар тамоми марҳилаи таъриҳӣ бори аввал санадҳои муҳталифи ҳуқуқӣ сирф оид ба оила ва никоҳ қабул карда шуданд, ки танҳо баҳри танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба никоҳ равона шуда буданд ва чунин санадҳо дар давраи амали ҳуқуқи

зардуштӣ ва мусулмонӣ дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ба назар намерасиданд.

Бояд тазаккур дод, ки никоҳ яке аз институтҳои асосии ҳуқуқи оилавӣ мебошад. Бинобар ин, тули таъриҳ дар соҳаҳои гуногуни илм ва дар заминаи ҳуқуқи оилавӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Ғайр аз ин, оила ва никоҳ ба ҳамдигар робитаи ногусастани дошта, онҳоро бе мавҷудияти ҳамдигар мавриди омӯзиш қарор додан ғайриимкон мебошад. Бо ин назардошт, агар сухан дар хусуси никоҳ равад, пас, ҳатман аз муносибатҳои оилавӣ ишора мегардад ва баръакс, агар сухан дар хусуси оила равад, пас, он решай ҳудро аз никоҳ мегирад, зеро сарчашмаи бунёди ҳар як оила никоҳ мебошад.

Таҳлили меъёрҳои Эъломияҳо дар бораи вазъи ҳуқуқии занон нишон медиҳад, ки онҳо як қатор масъалаҳои муҳимро оид ба оила ва никоҳ муқаррар қардаанд. Аз ҷумла, зан дар баробари мард аз тамоми ҳуқуқҳои маданий барҳурдор буд; ҳоҳиши зан мисли мард сабаби кофӣ барои бекор кардани никоҳ ба ҳисоб намерафт; қонун барои ба шавҳар додани духтарони то синни шонздаҳсола ҷазо муқаррар карда буд; қонун барои пардоҳт ва қабули қалин, ки як навъ ҳариду фурӯши зан дониста мешавад, ҷазои саҳт пешбинӣ мекард; зан ҳуқуқ дошт таъминоти моддии фарзандонро, сарфи назар аз он ки онҳо дар никоҳи қайдшуда ё қайднашуда таваллуд шудаанд, талаб намояд; зан дар ҳолати бекор кардани никоҳ ё марги шавҳар бо тартиби муқаррарномудаи қонун дар баробари мард ҳуқуқ ба моликият дошт.

Таҳкиқот нишон дод, ки дар солҳои аввали ҳуқуқи шуравӣ синни никоҳӣ омехта муқаррар шуда, нисбатан паст буд. Ба андешаи мо, ин таъсири меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ мебошад, зеро дар солҳои аввали ҳуқуқи шуравӣ ҳануз меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ пурра аз байн нарафта буданд. Масъалаи синни никоҳӣ аввалан барои марду зан аз 16-солагӣ, баъдан барои занон аз 16-солагӣ ва барои мардон аз 18-солагӣ ва дар ниҳоят барои марду зан аз 18-солагӣ муқаррар гардида буд.

Маълум гардид, ки қонунгузории шуравӣ оид ба никоҳ марҳилаи пурпечутоби таърихӣ ва инкишофро аз сар

гузаронида, миёни солҳои 1917-1970 як қатор санадҳои ҳуқуқии чудогонаро фаро мегирад. Қонунгузории шуравӣ дар соҳаи никоҳ танҳо дар солҳои 70-ум бо қабули Кодекси ҶШС Тоҷикистон оид ба никоҳ ва оила ва Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон дар сатҳи лозима муносабатҳои ҳуқуқиро оид ба никоҳ мавриди танзим қарор дода, нисбат ба санадҳои қаблан қабулгардида мукаммал ба хисоб мерафтанд. Далели мукаммалии ин санадҳо дар он ифода мегардад, ки онҳо то қабули нахустин санадҳои ҳуқуқии даврони соҳибиستиклолии Тоҷикистон амал кардаанд.

Диссертант иброз медорад, ки новобаста аз қабули санадҳои ҳуқуқии зиёд ва ислоҳот дар самти қонунгузории оилавӣ, ки дар инкишофи қонунгузории шуравӣ оид ба институти никоҳ таъсири мусбӣ расонидаанд, дар марҳилаҳои аввал як қатор камбудиҳо ба назар мерасиданд. Аз ҷумла, падидаҳои алоҳидаи ҳуқуқи оилавӣ, масалан, тартиби бастани никоҳ на дар қонун, балки дар санадҳои зериқонунӣ зикр шуда буданд; қонунҳои нав қабулшавандай марбут ба никоҳ ва оила бидуни зарурат меъёрҳои ҳуқуқии оилавии пешамалкунандаро такрор мекарданд; қонунгузории оилавии амалкунанда аксаран хислати тантанавӣ дошт; байни меъёрҳои оилавию никоҳии алоҳида иҳтилофҳо ба назар мерасиданд.

Зербоби чоруми боби якум – «**Таҳаввули вазъи ҳуқуқии бастан ва бекор кардани ақди никоҳ дар давраи шуравӣ**» ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки яке аз аввалин Декретҳои ҳокимиюти шуравӣ ба муборизаи зидди меъёрҳои ҳуқуқии динӣ нигаронида шуда буд. Бекор кардани тартиби динии никоҳ ва талоқ барои ҳалли низоъҳои ҳуқуқи оилавӣ мувофиқи принсипҳои эълоншуда имконият фароҳам овард, ки яке аз онҳо баробарии пурраи зану мард ба хисоб мерафт. Иродай озоди шахсоне, ки ба ақди никоҳ медароянд, ҳалкунанда гардид ва он муносабатҳои ҳуқуқии оилавиро, дар маҷмуъ, муайян мекард.

Бояд тазаккур дод, ки қонунгузории нави оила тартиби на танҳо бастани ақди никоҳ, балки бекор кардани онро ҳам тағйир дод. Никоҳ дар натиҷаи марги яке аз ҳамсарон ё фавтида эълон шудан аз тарафи суд, инчунин, дар натиҷаи талоқ метавонист қатъ карда шавад. Бо вучуди ин,

қонунгузории нав баҳо додани никохро ҳамчун муқаддасот ва иттиҳоди аслан чудонашаванда аз байн бурд, бинобар ин, тартиби бекор кардани ақди никох хеле сода гардид. Масъалаи ислоҳоти тартиби талоқ дар охири асри XIX муҳим буд. Раванди чудошавӣ пеш аз инқилоб тартиби оштишавии тарафҳо ва пешниҳод намудани далелҳои мавҷудияти асосҳои қонунии чудошавиро дар бар мегирифт. Баъдтар ин далелро суд бояд санҷида, қарори даҳлдор қабул менамуд. Инчунин, метавон гуфт, ки шаҳодати шоҳидон ҳамчун далели зино қабул карда мешуд ва аксар вақт боиси шаҳодати бардуруғ мегардад. Аз ин рӯ, барои ҳокимияти шуравӣ хеле муҳим буд, ки тартиби пештараи чудошавиро зуд тағиیر диханд. Ин бори аввал дар Декрет «Дар бораи талоқ» сурат гирифт, ки тибқи он шаҳрвандон ҳуқуқи чудо кардани ақди никохро на танҳо бо ҳоҳиши ҳамдигар ва ризоияти зану шавҳар, балки бо ҳоҳиши яке аз онҳо пайдо карданд. Ин дарҳост метавонист ба таври ҳаттӣ ё шифоҳӣ пешниҳод карда шавад. Яъне агар яке аз зану шавҳар ҳоҳиши бекор кардани никохро дошта бошанд, бо вуҷуди хости ҳамсари дигар никоҳ бояд қатъ карда шавад.

Муаллифи таҳқиқот қайд намудааст, ки тамоми санадҳои қабулшуда дар давраи шуравӣ аввалан ба никоҳ таваҷҷуҳ намудаанд. Боиси тааҷҷуб аст, ки дар тамоми декретҳо ва кодексҳои давраи шуравӣ зимни номгузорӣ аввалан ба никоҳ ва баъдан ба оила такя карда шудааст. Яъне дар номи санадҳои ҳуқуқӣ мағҳуми никоҳ пеш аз мағҳуми оила оварда шудааст, ки чунин ҳолат мубрамияти никохро дар давраи шуравӣ ифода мекунад. Дар қонунгузории имрӯза бошад, таваҷҷуҳи бештар ба оила зоҳир гардида, нисбат ба никоҳ таваҷҷуҳ маҳдуд ба назар мерасад. Гуфтан мумкин аст, ки ҳокимияти шуравӣ асоси оила будани никохро дарк намуда, таваҷҷуҳи асосири ба никоҳ равона соҳтааст, зеро никоҳи қонунӣ ва муваффақ самараноӣ ва устувории оилаҳоро таъмин менамояд. Маврид ба зикр аст, ки аз кишварҳои пасошуравӣ танҳо Ҷумҳурии Қазоқистон таҷрибаи шуравиро нигоҳ доштааст, зеро дар кишвари мазкур кодекс чунин номгузорӣ шудааст: «Кодекси Ҷумҳурии Қазоқистон оид ба никоҳ (ҳамсарӣ) ва оила». Аз номи санади мазкур бармеояд, ки он ба қонунгузории давраи шуравӣ қариб пурра низдик

мебошад. Бинобар ин, номи қонунгузории оилавии мо низ бояд тағири дода шавад, зеро таркиби меъёрии кодексҳои тамоми кишварҳои пасошуравӣ, баҳусус ҶТ нишон медиҳад, ки фоизи бештар ва қисмати аввали кодексҳоро маҳз масъалаҳои никоҳ ташкил медиҳанд. Бо ин назардошт, пешниҳод мегардад, ки номи қонунгузории оилавии кишвар дар чунин шакл табдили ном карда шавад: «Кодекси ҶТ оид ба никоҳ ва оила».

Дар давраи ҳокимияти шуравӣ муносибатҳои никоҳ ва оилавӣ аз доштани характери диспозитивӣ дур буда, ба назорати давлат аз болои чунин як воҳиди муҳимми ҷамъият, монанди оила вобастагӣ дошт. Ин аз он ҷиҳат низ муқаррар гардид, ки қонунгузории давраи шуравӣ танҳо барои муносибатҳои ақди никоҳ, ки бо тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудаанд, оқибатҳои ҳуқуқиро пешбинӣ карда, муносибатҳои ҳамзистӣ ба эътибор гирифта нашудаанд.

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки масъалаи тартиби бастан ва бекор кардани ақди никоҳ дар давраи амали ҳуқуқӣ шуравӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб мерафт. Низоми ҳуқуқи шуравӣ марҳила ба марҳила тавассути қабул намудани санадҳои нави ҳуқуқӣ ва такмил додани онҳо ба ташаккули муносибатҳои никоҳ, аз ҷумла тартиби бастан ва бекор кардани ақди никоҳ асос гузаштааст. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки тартиби бастан ва бекор кардани никоҳ танҳо дар солҳои аввали ҳокимияти шуравӣ номукаммал ба назар мерасиданд. Аммо, шуруъ аз солҳои 30-юм масъалаҳои тартиби бастан, шартҳои бастан, монаҳо ва тартиби бекор кардани никоҳ мукаммал гардида, пурра гардиданд.

Боби дуюми диссертатсия **«Инкишофи институти никоҳ дар Тоҷикистони соҳибистикол»** ном гирифта, дар он масъалаҳои ташаккул ва инкишофи қонунгузории оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инкишофи мағҳум, моҳият, таъйиноти иҷтимоӣ ва нақши никоҳ дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятий ва шаҳсӣ, инкишофи вазъи ҳуқуқии тарафҳои ақди никоҳ, сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи никоҳ мавриди омӯзиш ва таҳқиқот қарор гирифтаанд.

Зербоби якуми боби дуюм – **«Ташаккул ва инкишофи қонунгузории оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки истиқлолият дар

низоми қонунгузории кишвар тағыйироти куллиро ба амал оварда, боиси он гардид, ки қонунгузории тамоми соҳаҳо, баҳусус, оилавӣ ва никоҳ бо назардошти хусусиятҳои хоси миллӣ ва фарҳангу низоми ҳуқуқи миллӣ таҳия ва қабул карда шаванд. Ҳарчанд қонунгузории оилавии кишвар заминаи таъриҳӣ дошта бошад ҳам, vale нахустин санадҳои муҳимми кодификатсионӣ дар давраи шуравӣ ва солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон таҳия ва қабул карда шудаанд. Пас аз эълон гардидани Истиқлоли давлатӣ дар кишвар як қатор санадҳои муҳимми ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки баҳшҳои ҷудогонаи муносибатҳои оилавиро танзим менамоянд.

Бояд гуфт, ки дар қонунгузории оилаи кишвар мағҳуми ҳуқуқии оила пешбинӣ нашудааст, vale чунин мағҳум дар адабиёти ҳуқуқӣ мавҷуд буда, ҳамчун доираи шахсоне, ки бо қоидаҳо ва уҳдадориҳое, ки аз издивоҷ, хешутаборӣ, фарзандҳонӣ бармеоянд, муайян карда мешавад. Дар дилҳоҳ баҳсҳои ҳуқуқие, ки ба оила ва никоҳ рабт доранд, ҷиҳати муайян намудан ва додани баҳои воқеӣ ба он, ки оила ва ё никоҳи муайян расмӣ ё ғайрирасмӣ мебошад, ба талаботи қонунгузорӣ мувоғиқ ҳаст ё не, дар чунин масъалаҳо танҳо мағҳуми расмии оила ва никоҳ мусоидат карда метавонад, ки инро бояд қонунгузории оилавӣ муқаррар намояд.

Тавре муҳаққиқи иброз медорад, яке аз мушкилиҳои дигар, ки дар ташаккули қонунгузории кишвар ҳалал мерасонад, коҳиш ёфтани шумораи бақайдгирандагони ақди никоҳ мебошад. Миёни аҳолии ҷомеаи мусоир тамоюли саркашӣ аз бақайдгирии ақди никоҳ мушоҳида мешавад ва шумораи зиёди шаҳрвандон кӯшиши ба муносибатҳои воқеии ақди никоҳ гузоштанро доранд. Айни ҳол ин гуна муносибатҳо бо қонун танзим карда намешаванд. Бо вуҷуди ин, «зиндагии муштарак», зиндагии якҷояро пеш мебаранд, «молу мулк мегиранд», фарзанддор мешаванд ва ба ҳамсари худ зиндагӣ пеш мебаранд. Аммо онҳо наметавонанд пурра ба ҳимояи ҳуқуқҳои худ аз давлат умед банданд. Аз ин лиҳоз, омӯзиши моҳияти чунин категорияҳо ба мисли «муносибатҳои ақди никоҳ» ва «муносибатҳои воқеии ақди никоҳ» ба назар мерасад.

Мутобики назари диссертант, масъалаҳои мафхумҳои асосӣ дар қонунгузории оилавии кишвар ба таваҷҷуҳ ниёз доранд. Кодекси оилавии ҶТ бахши мафхуми асосӣ надорад ва, аз ин рӯ, бисёре аз мафхумҳои асосӣ мавриди танзими ҳукуқӣ карор нагирифтаанд. Ба монанди мафхумҳои оила, никоҳ, субъектони никоҳ, тарафҳои никоҳ, ҳамсарон, шахсони никоҳшаванда, шахсоне, ки ҳоҳиши никоҳ кардан доранд, мард, зан ва монанди инҳо. Масалан, дар қонунгузории оилавӣ дақиқу равshan мукаррар нашудааст, ки зери мафхуми шахсони никоҳшаванда киҳо фаҳмида мешаванд. Ё мафхуми никоҳшаванда васеъ буда, баъзе меъёрҳоро истисно менамояд, аз ҷумла, ҷинсиятро. Фикр мекунем, агар дар м. 12 Кодекси оила меъёри зерин «Никоҳ танҳо байни марду зан баста мешавад» мукаррар карда мешуд, бисёре аз нофаҳмиҳо равshan мегардиданд. Ҳамзамон, дар замони ҷаҳонишавӣ ва пешрафти босуръати илму технология баҳо додан ба мафхумҳои «мард» ва «зан» душвор гардида истодааст. Бо ин назардошт, дар Кодекси оила моддаи алоҳида ба мафхумҳои асосӣ ҷудо гардида, дар он мафхумҳои муҳимми муносабатҳои оилавию никоҳ, аз ҷумла, мафхумҳои баҳсноки зикршуда мукаррар карда шаванд.

Муаллифи таҳқиқот изҳор доштааст, ки дар самти ташаккули қонунгузории оилавӣ ва никоҳ баъзе мушкиниҳо ба назар мерасанд. Аз ҷумла, санадҳои зерқонунӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳавии даҳлдор ҷиҳати татбиқи меъёрҳои конституционӣ ва Кодекси оилавӣ таҳия ва қабул карда нашудаанд. Бисёре аз меъёрҳои қонунгузории оилавӣ ба талаботи замони муосир ҷавобғӯ намебошанд. Ҳамзамон, дар натиҷаи тағйироту иловаҳои пайдарпай мазмуну моҳияти бисёре аз меъёрҳои қонунгузории оилавӣ коста гардидааст. Айни замон бисёре аз қонунгузории кишвар, ки қаблан дар солҳои 90-ум қабул шуда буданд, бо таҳрири нав таҳия ва қабул гардида истодаанд. Бинобар ин, беҳтар мебуд, ки Кодекси оилавии ҷумҳурӣ дар таҳрири нав омода ва қабул карда мешуд.

Дар зербоби дуюм – **«Инкишофи мафхум, моҳият, таъйиноти иҷтимоӣ ва нақши никоҳ дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шаҳсӣ»** муаллиф қайд мекунад, ки дар ҳар давлат оила омили асосии рушди ҷомеа эътироф шудааст. Институти

ақди никоҳ бо мурури замон тағиیر ёфта, мутобиқи рушди ниҳодҳои мақомоти давлатӣ дар кишварҳои ҷаҳон инкишоф ёфтааст. Барои танзими муносибатҳои никоҳӣ ва оилавӣ дар ҳар як давлат низомномаҳо таҳия карда шудаанд. Дар ҷомеаи мусосир нақши никоҳ дучанд паст рафта истодааст, ки чунин ҳолат аҳаммияти анҷом додани таҳқиқотҳои илмиро дар ин самт меафзояд.

Айни замон чунин шаклҳои нави никоҳ ба миён омадаанд:

- 1) никоҳи озмоиши;
- 2) никоҳи свингӣ;
- 3) никоҳи «кушода»;
- 4) никоҳҳои меҳмонӣ;
- 5) никоҳи синергетики;
- 6) никоҳи ҳамчинсгароён.

Ҳамин тавр, никоҳ ниҳоди мураккаби иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. Дар қонунгузории оилавӣ ягон таърифи ҳуқуқие оид ба никоҳ вучуд надорад, ҷунонки дар таърихи қонунгузории пештараи оилавии давраи шуравӣ низ вучуд надошт. Ҳуқуқшиносон ва ҷомеашиносони соҳибмаърифат ба никоҳ таърифҳои гуногун медиҳанд, ки онҳоро хато ҳисоб кардан мумкин нест, аммо ҳамзамон онҳо ба қадри кофӣ комил намебошанд.

Бо пешрафти ҷомеаи ҷаҳонӣ баъзе кишварҳои ҷаҳон зери ниқоби “тамаддуни пешрафта” шаклҳои нави никоҳро ба миён оварда истодаанд, ки ба арзишҳои таърихӣ ва моҳияти аслии никоҳ мутобик намебошанд. Дар ҷараёни барҳурди тамаддунҳо эҳтимоли таъсири чунин шаклҳои нави никоҳ ва омехташавии онҳо ба арзишҳои миллии оилавӣ ҷой дорад, ки ниҳоят метавонад ҳатари косташавии фарҳанги оиладориро дар ҷумҳурӣ ба миён оварад. Бинобар ин, чунин ҳолатҳоро ба инобат гирифта, давлатро зарур аст, ки баҳри устувор намудани шаклҳои анъанавӣ ва таърихии никоҳ, ки ба фарҳангу арзишҳои миллии мо мутобик мебошанд, ҷораҳои гуногуни муассир андешад.

Дар зербоби сеюмм – **«Инкишофи вазъи ҳуқуқии тарафҳои ақди никоҳ»**, муаллиф ишора мекунад, танҳо ба маънои васеъ метавон мағҳумҳои «вазъи ҳуқуқӣ» ва «мақоми ҳуқуқӣ»-ро ҳамчун мағҳумҳои якхела баҳо диҳем. Ҳангоми

ворид шудани зану шавҳар ба муносибатҳои ҳуқуқӣ, онҳо дар якҷоягӣ ҳамчун як субъект «ҳамсарон» баромад мекунанд. Дар ин сурат категорияи «мақоми ҳуқуқӣ» нисбати онҳо пахн мегардад.

Ҳамин тарик, муаллиф чунин мешуморад, ки мағҳуми мақоми ҳуқуқии зану шавҳар мағҳуми байнисоҳавӣ мебошад. Бо ин назардошт, наметавон гуфт, ки мақоми ҳуқуқии тарафҳои никоҳро қонунгузории оилавӣ пурра муқаррар ва танзим намудааст, зеро баъзе аз паҳлӯҳои масъалаи мавриди назар тибқи қонунгузории дигар соҳаҳо ба танзим дароварда мешаванд. Бинобар ин, таҳия ва қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи мақоми ҳуқуқии зану шавҳар дар ҶТ» ба мақсад мувофиқ мебошад.

Муносибатҳои шартномавии байни зану шавҳар бар хилофи дигар аъзоёни оила инчунин, хусусиятҳои хоси худро доранд: шартномаи никоҳ ё созишномаи тақсимоти молу мулки умумии муштаракро танҳо зану шавҳар баста метавонанд. Он хусусиятҳои вазъи ҳуқуқии зану шавҳар, ки мо мавриди баррасӣ қарор додем, ба мо имкон медиҳанд, ки ба категорияҳои «вазъи ҳуқуқӣ» ва «мақоми ҳуқуқӣ» назари дигар андозем. Зану шавҳар вобаста ба он ки муносибатҳои онҳоро қадом соҳаҳои ҳуқуқ танзим мекунанд, метавонанд ҳуқуқ ва уҳдадориҳои гуногун дошта бошанд. Аммо ин онҳоро водор намекунад, ки мақоми ҳамсари худро аз даст диҳанд. Бо ин назардошт, гуфтан мумкин аст, ки мағҳумҳои «мақоми ҳуқуқӣ» ва «вазъи ҳуқуқӣ» аз ҳамдигар фарқ мекунанд, зеро мақоми ҳуқуқӣ вассеъ буда, вазъи ҳуқуқӣ мушаҳҳасан дар ҳар як самт ба вучуд омаданаш мумкин аст.

Чунин хулосаҳо баровардан мумкин аст, ки ба зану шавҳар аз рӯзи бақайдигирии давлатии ақди никоҳ мақоми маҳсуси ҳуқуқӣ дода мешавад. Зану шавҳар дар бисёр муносибатҳои ҳуқуқӣ ба сифати субъекти ҳуқуқ зери унвони «тарафҳо» ва ё «зан ё шавҳар» баромад мекунанд.

Зербоби чоруми боби сеюм – **«Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи никоҳ»** ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот ишора мекунад, ки дар баробари дигар кишварҳо ҶТ низ сиёсати давлатиро дар самти оила ва никоҳ роҳандозӣ намудааст. Маврид ба зикр аст, ки сиёсат дар соҳаи никоҳ тамоми масъалаҳои бо никоҳ робитадоштаро дар худ муттаҳид

менамояд. Аз чумла, масъалаҳои бастани никоҳ расмӣ, баробархуқуқии никоҳшавандагон, шартҳои никоҳ, аҳдномаи никоҳ, муносибатҳои шахсию молумулкии никоҳшавандагон, сатҳи ворид шудани ҷавонон ба никоҳ, сатҳи қатъгардии никоҳҳо ва ф.

Муҳим он аст, ки дар қишвар мушкилоти оилавӣ ва демография дар маркази таваҷҷуҳи ҷомеа, сиёсати давлатӣ, ҷамъият ва умуман, илм қарор дорад. Мушкилоти пойдории оилаи муосир низ набояд нодида гирифта шавад. Масъалаи мазкур аз вазъият ва динамикаи талоқҳои оилавӣ, ҷанбаҳои иҷтимоӣ-типовогӣ ва минтақавии онҳо, сабабҳои талоқ, арзишҳои ақди никоҳ, қаноатмандии ақди никоҳ иборат мебошад. Ин масъалаҳо ташвишоваранд ва бинобар ин онҳо зери назорати доимӣ қарор мегиранд.

МО ба андешаи он, ки яке аз сабабҳои пошхурии оилаҳо синни барвакӯи никоҳӣ мебошад, розӣ шуда наметавонем. Зеро тавре маълум аст дар давраи шуравӣ синни никоҳӣ 15-16сола буд, vale ҷунин нишондоди пошхурии оилаҳо ба назар намерасид. Дар таълимоти зардуштӣ ва мусулмонӣ низ синни никоҳӣ барвакӯ муқаррар шуда буд. Пас, хулоса кардан мумкин аст, ки мушкилот дар синну сол нею, балки дар дигар омилҳо мебошад. Ба назари мо, дар ҷомеаи муосир масъалаҳои интихоби дуруст ва мувоғики ҳамсар, сатҳи мутобиқшавии ҳамсарон, барзиёдии иттилооти муҳталиф дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки дар натиҷа сабаби пайдоиши талаботҳои барзиёд нисбати ҳамсарон мегардад ва амсоли инҳоро зикр намудан мумкин аст, ки дар парокандашавии оилаҳо таъсир мерасонанд.

Агар мо нишондодҳои солҳои 2025-2022-ро муқоиса намоем, он гоҳ маълум мегардад, ки 6563 никоҳ қатъ гардидааст. Як масъалаи дигарро низ бояд ба назар гирифт, ки на ҳама никоҳҳои аз ҷиҳати динӣ қатъгардида сари вақт расман қатъ карда мешаванд, зеро ба мушоҳида мерасад, оилаҳое, ки ба таври динӣ чудо мешаванд, барои расман бекор кардани никоҳи худ муроҷиат намекуннад. Ҷунин ҳолат моҳҳо ва баъзан сол идома меёбад. Бинобар ин, ҳолати мазкур ба нишондодҳои оморӣ ҳатман таъсир мерасонад.

Ҳамин тавр, хулоса кардан мумкин аст, ки масъалаи барпо доштани муносибатҳои солими оилавӣ яке аз масъалаҳои мубрам ва мураккаб буда, рӯз то рӯз мубрамияти бештарро қасб намуда истодааст. Ба андешаи мо, омили асосии пошхурии оилаҳои ҷавон дар он аст, ки бнобар сабаби маълумотҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ тафаккури ҷавонон ба зиндагии воқеӣ мувофиқат наменамояд. Яъне, ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳанаҳои гуногуну наворҳои оилавиро оид ба зиндагии бехтару хушбахтонаи хориҷиён тамошо карда, дар тафаккурашон нақш мебандад, ки зиндагӣ воқеӣ чунин ҳоҳад буд. Пас аз оиладор шудан, онҳо аз ҳамдигар талаботҳои зиёдро интизор мешаванд, ки ба вуқӯъ намепайвандад. Дар ниҳоят, боиси нобоварӣ ба ҳамдигар ва сард шудани муносибатҳо мегардад. Бо ин назардошт, пеш аз оиладор шудан, сатҳи фикрронии ҷавононро ба таври ҷиддӣ эътибор додан лозим аст.

Фикр мекунем, ки ҷиҳати коҳиш додани ҳолатҳои бекоршавии ақди никоҳ дар амал татбиқ намудани чунин ҷорабиниҳо мусоидат мекунанд:

1. Масъалаи бекоршавии ақди никоҳ пайваста мавриди таҳқиқи журналистон, сотсиологҳо ва донишмандони соҳа қарор гирад ва оқибатҳои номатлуби он таҳқиқ гардида, дар шакли мақолаҳои илмӣ, барномаю намоишҳо ва дигар воситаҳои таъсирбахш пешкаши аҳолӣ гардонида шаванд;

2. Ҷавонон дар интихоби ҳамсар мустақилу соҳибихтиёр бошанд ва даҳолати атрофиёни ба ин масъала бартараф карда шавад. Барои коҳиш додани даҳолати волидайн, хешовандон ва шахсони сеом ба зиндагии оилаҳои ҷавон корҳои фаҳмондадиҳӣ пурзӯр гардонида шаванд;

3. Таълими дарсхои фарҳанги оиладорӣ ва рузгордорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тақвият дода шаванд, тарғиби тарзи ҳаёти солими оилавӣ ҳамаҷонба ба роҳ монда шавад ва ғайраҳо.

## ХУЛОСА

Дар натиҷаи таҳқиқу омӯзиши паҳлӯҳои назариявӣ ва амалии масъалаи ташаккули институти никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва соҳибистиклол чунин хулосаҳои илмӣ ба даст омаданд:

1. Дар баробари муайян кардани мафхум ва нишонаҳои ҳуқуқии никоҳ он дорои як қатор шартҳо мебошад, ки мавҷудияти онҳо дар қонунгузории имрӯза сарчашмаи худро ҳанӯз аз давраҳои қадим мегиранд. Махсусан, дар ҳуқуки шуравӣ шартҳои никоҳ дар қонунгузорӣ муқаррар гардида, ҳусусияти ҳуқуқӣ ва ҳатмӣ пайдо намудаанд. Аммо дар назарияи ҳуқуки оилавии шуравӣ шартҳои никоҳ муҳталиф пешниҳод шудаанд. Эҳтимол чунин ҳолат аз он вобаста мебошад, ки ҳуқуки шуравӣ якчанд марҳилаҳои тағйироти сиёсию, иқтисодӣ ва иҷтимоию ҳуқуқиро аз сар гузаронидааст. Бояд гуфт, ки онҳо қисман аз шартҳои муқаррарнамудаи қонунгузории оилавии имрӯзи мо фарқ мекунанд. Ба он хотир қисман, ки он аз рӯйи шумора зиёд буда, ҳамзамон баъзе тағйиротҳои иловагиро доро мебошад. Дар қонунгузории оилавии мо бошад, чунин шартҳо танҳо се номгӯ муқаррар шудаанд, vale дар мазмуни шарти сеюми он баъзе аз шартҳои зикршуда дохил мешаванд **[З-М]**.

2. Таҳқиқот нишон дод, ки ҳарчанд масъалаҳои вобаста ба никоҳ ва оила дар низомҳои таъриҳӣ-ҳуқуқӣ қисман ва аз рӯйи мазмун ба ҳамдигар наздикий дошта бошанд ҳам, vale аз рӯйи талабот ва шумора шартҳои никоҳ дар ҳуқуки зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ фарқ мекунанд. Масалан, шарти розигии тарафҳои никоҳкунанда дар ҳар се гурӯҳи шартҳо ба назар мерасад. Ин метавонад маънои онро дошта бошад, ки мавҷудияти шарти мазкури никоҳ дар ҳуқуки шуравӣ аз ҳуқуки зардуштӣ ва мусулмонӣ маншаъ мегирад. Дар баробари ин, баъзе шартҳои дигар хоси танҳо ҳамон низоми ҳуқуқӣ буда, ба ҳамдигар гузариш накардаанд. Масалан, шарти тобеият ба ойини зардуштӣ танҳо хоси ҳуқуки зардуштӣ буда, дар ҳуқуки мусулмонӣ ва шуравӣ вучуд надорад. Баръакс, шарти додани маҳр, танҳо хоси ҳуқуки мусулмонӣ буда, дар ҳуқуки зардуштӣ ва шуравӣ ба назар намерасад. Бояд гуфт, ки сабаб дар он аст, ки шартҳои мазкур ҳусусияти динӣ дошта, дар замони амали низоми ҳуқуки шуравӣ расман аз байн рафтанд, vale ҳамчун анъана баъзе онҳо то кунун дар шакли ғайрирасмӣ вучуд доранд. Маврид ба зикр аст, ки бисёре аз шартҳои мазкур мушахҳас гардонида шуда, дар қонунгузории амалкунандай оилавии кишвар муқаррар карда шудаанд. Айни замон

муҳимтарин шартҳои никоҳ розигии никоҳшавандагон, расидан ба синни никоҳӣ ва мавҷуд набудани монеаҳо дар ақди никоҳ ба ҳисоб мераванд **[1-М]**.

3. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки масъалаи тартиби бастан ва бекор кардани ақди никоҳ дар давраи амали ҳуқуқӣ шуравӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб мерафт. Низоми ҳуқуки шуравӣ марҳила ба марҳила тавассути қабул намудани санадҳои нави ҳуқуқӣ ва такмил додани онҳо ба ташаккули муносибатҳои никоҳ, аз ҷумла, тартиби бастан ва бекор кардани ақди никоҳ асос гузоштааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки тартиби бастан ва бекор кардани никоҳ танҳо дар солҳои аввали ҳокимиюти шуравӣ номукаммал ба назар мерасиданд. Аммо шурӯъ аз солҳои 30-ум масъалаҳои тартиби бастан, шартҳои бастан, монеаҳо ва тартиби бекор кардани никоҳ мукаммал гардиданд **[3-М, 6-М]**.

4. Аз таҳқиқот бармеояд, ки меъёрҳои қонунгузории амалкунандаи оиласавӣ ҶТ аз меъёрҳои қонунгузории давраи шуравӣ дар самти масъалаҳои бастан ва бекор кардани ақди никоҳ хеле тафовут доранд. Аксарияти меъёрхое, ки имрӯз амал менамоянд, дар замони шуравӣ низ амал мекарданд. Аз ҷумла, чунин масъалаҳои бақайдгирии ақди никоҳ: пешниҳоди ариза, бақайдгирий дар САҲШ, эътирофи танҳо никоҳи бақайдгирифташуда; шартҳои бастани никоҳ: ихтиёrona бастани никоҳ, розигии никоҳшавандагон, синни никоҳӣ (18-солагӣ); монеаҳои ақди никоҳ: дар никоҳи дигари бақайдгирифташуда қарор доштан, номукаллафӣ, никоҳҳои хештаборӣ; бекор кардани ақди никоҳ: озодона бо ҳоҳиши ҳамдигар ва ё бо ҳоҳиши яке аз ҳамсарон, дар САҲШ, дар суд. Тамоми масъалаҳои зикршуда дар қонунгузории давраи шуравӣ мукаррар шуда буданд ва дар қонунгузории имрӯз амалкунанда низ мавҷуд мебошанд. Чунин ҳолат ифодакунандаи он мебошад, ки муносибатҳои никоҳӣ дар тамоми давраи соҳибиистиколии кишвар нисбатан кам ташаккул ёфта, тағиироти ҷиддӣ дар самти мазкур ба амал наомадааст **[4-М]**.

5. Баробари ба даст овардани Истиқтоли давлатӣ ва соҳибиҳтиёр гардидани ҶТ марҳилаи нави рушди қонунгузории Тоҷикистон оғоз гардид. Дар ин марҳилаи

таърихӣ қонунгузории оила низ ташаккул ёфт. Ҳарчанд қонунгузории оилавии кишвар заминаи таърихӣ дошта бошад ҳам, vale нахустин санадҳои муҳимми кодификатсионӣ дар давраи шуравӣ ва солҳои соҳибистиколии Тоҷикистон таҳия ва қабул карда шудаанд. Пас аз эълон гардидани Истиқлоли давлатӣ дар кишвар як қатор санадҳои муҳимми ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки баҳшҳои чудогонаи муносибатҳои оилавиро танзим менамоянд. Умуман, гуфтан мумкин аст, дар давраи соҳибистиколӣ қонунгузории оилавии кишвар ба дараҷаи баланди рушди худ расида, бисёре аз масъалаҳои оилавиро дар сатҳи зарурӣ танзим намудааст. Бояд гуфт, ки дар шароити мусосир ҳифзи давлатии оила, модар ва кӯдак дар дигар соҳаҳои қонунгузорӣ, аз ҷумла, ҳифзи саломатии аҳолӣ, меҳнат ва ҳифзи меҳнат, маданий, манзил ва гайра низ амалий мегардад [4-М, 9-М, 11-М].

6. Дар қонунгузории оилавии аксар кишварҳои хориҷӣ таърифи дақики мағҳуми «никоҳ» дода нашудааст. Ин тааҷҷубовар нест, зоро набудани таҳқими меъёрии ақди никоҳ ба қонунгузории қаблан амалкунандаи оилавии кишварҳои пасошуравӣ, аз ҷумла, кодекси қаблан амалкунандаи никоҳ ва оила, ки дар давраи баъд аз инқилоб қабул шуда, муносибатҳои оилаву никоҳро дар давлатҳои Иттиҳоди Шуравӣ ба танзим медароварданд. Ҳамин тавр, никоҳ ниҳоди мураккаби иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. Ҳуқуқшиносон ва ҷомеашиносони соҳибмаърифат ба никоҳ таърифҳои гуногун медиҳанд, ки онҳоро аслан ҳато ҳисоб кардан мумкин нест, аммо дар айни замон ба қадри кофӣ комил намебошанд. Муаллиф иброз медорад, ки ақди никоҳ иттиҳоди озод ва ихтиёрии қонунан ба расмият даровардашудаи зану мард аст, ки бо риояи шартҳои пешбининамудаи қонун баста шуда, ба ташкили оила, ба вучуд овардани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои зану шавҳар мутақобила нигаронида шудааст [5-М].

7. Дар ҳусуси мақоми ҳуқуқӣ ва вазъи ҳуқуқӣ баъзе гуногунандешаҳо чой доранд. Мавқеи мо ин аст, ки дар робита ба мавзуи таҳқиқоти мо категорияҳои «вазъи ҳуқуқӣ» ва «мақоми ҳуқуқӣ»-ро метавон ҳамчун мағҳумҳои якхела танҳо ба маъни васеъ ҳисобид. Мо чунин мешуморем, ки зану шавҳар субъектҳои маҳсуси ҳуқуқ буда, ҳусусияти онҳо танҳо

дар вақте зохир мегардад, ки онҳо иштирокчиёни якчояи ин ё он муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошанд. Дар чунин ҳолатҳо категорияи «мақоми ҳуқуқӣ» нисбат ба зану шавҳар ҳамчун субъекти ҳуқуқ татбиқ мегардад. Тарафҳои шартномаи ақди никоҳ метавонанд зану шавҳаре бошанд, ки дар ақди никоҳи бақайдигирифташуда қарор доранд ва шахсоне, ки ҳоҳиши никоҳ кардан доранд **[5-М, 6-М]**.

8. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи никоҳ яке аз ҷузъҳои таркибии сиёсат дар самти оила мебошад. Сиёсати давлатии оила ва демография дар навбати худ ҷузъи таркибии сиёсати иҷтимоӣ буда, фарогирандаи сиёсат дар соҳаи никоҳ мебошад. Дар баробари дигар қишварҳо ҶТ низ сиёсати давлатиро дар самти оила ва никоҳ роҳандозӣ намудааст. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи никоҳ фарогири масъалаҳои муҳталифи оилавию никоҳӣ буда, баҳри такмили ин падидроҳои ҳуқуқӣ ва устувор нигоҳ доштани арзишҳои оилавию никоҳӣ равона гардидааст. Айни замон, бо раванди суръатноки ҷаҳонишавӣ бунёди оилаҳои солим, барпо доштани муносибатҳои ҳуқуқии оилавӣ, устувории никоҳҳои басташуда, тарбияи фарзандон дар муҳити оилаи солим ва амсоли инҳо аз самаранокии таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ вобаста мебошанд **[7-М]**.

## **ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ**

Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертационӣ таклифҳо ва тавсияҳои илмию амалии зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Пешниҳод мегардад, ки дар моддаи 14 Кодекси оилаи ҶТ чунин илова ворид карда шавад: «шахсе, ки бо дигар шахси ҳамчинс ва ё ғайриинсон никоҳ баста бошад» **[4-М]**.

2. Масъалаи никоҳ кардани ноболигон ва ё маҷбуран никоҳ кардан яке аз масъалаҳои ташвишовар ба ҳисоб меравад. Ба назари мо, корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти мазкур дар сатҳи паст қарор доранд. Махсусан дар деҳотҷойҳо бояд гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда, корҳои фаҳмондадиҳӣ байни мардум зиёд карда шаванд. Барои ташкили ҷорӣ мазкур таҳия ва қабули «Барномаи давлатии коҳиш додан ва

аз байн бурдани никоҳҳои маҷбурӣ ва шахсони ноболиг дар ҶТ барои солҳои 2025-2030»-ро пешниҳод менамоем **[4-М, 5-М]**.

3. Дар самти ташаккули қонунгузории оилавӣ ва никоҳ баъзе мушкилиҳо ба назар мерасанд. Аз ҷумла, санадҳои зерқонунӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳавии даҳлдор ҷиҳати татбики меъёрҳои конститутсионӣ ва Кодекси оилавӣ таҳия ва қабул карда нашудаанд. Бисёре аз меъёрҳои қонунгузории оилавӣ ба талаботи замони мусоир ҷавобгӯ намебошанд. Ҳамзамон, дар натиҷаи тағйироту иловаҳои пайдарпай мазмуну моҳияти бисёре аз меъёрҳои қонунгузории оилавӣ, баҳусус Кодекси оилаи ҶТ, коста гардидааст. Айни замон бисёре аз қонунгузории кишвар, ки қаблан дар солҳои 90-ум қабул шуда буданд, бо таҳрири нав таҳия ва қабул гардида истодаанд (аз ҷумла, кодекси маданий, кодекси андоз, кодекси чиноятӣ). Бо ин назардошт, лозим аст, ки Кодекси оилаи ҶТ дар таҳрири нав таҳия ва қабул карда шавад **[4-М]**.

4. Ҕиҳати дар амал ҷорӣ намудани меъёрҳои қонунгузории оилавӣ таҳия ва қабули ҳуҷҷатҳои алоҳидай ҳуқуқӣ зарур мебошанд. Чунин ҳуҷҷатҳо метавонанд ҷиҳати татбиқ намудани меъёрҳои қонунгузорӣ мусоидат намуда, дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии оилавию никоҳӣ таъсири мусбӣ расонанд. Бо ин назардошт, пешниҳод карда мешавад, ки «Консепсияи давлатии сиёсати оилавӣ ва никоҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2035» таҳия ва қабул карда шавад.

5. Мо ҷунин мешуморем, ки мағҳуми мақоми ҳуқуқии зану шавҳар мағҳуми байнисоҳавӣ мебошад. Наметавон гуфт, ки мақоми ҳуқуқии тарафҳои никоҳро қонунгузории оилавӣ пурра мукаррар ва танзим намудааст, зоро баъзе аз паҳлӯҳои масъалаи мавриди назар тибқи қонунгузории дигар соҳаҳо ба танзим дароварда мешаванд. Тамоми ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳои ҳамсарон, ки мақоми ҳуқуқии онҳоро ифода мекунанд, дар қонунгузорӣ танзими худро наёфтаанд. Бинобар ин, таҳия ва қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи мақоми ҳуқуқии зану шавҳар дар ҶТ» ба мақсад мувофиқ мебошад. Қонуни мазкур бояд меъёрҳои ягонаи танзимкунандай мақоми зану шавҳарро дар бар гирад **[4-М]**.

6. Пешниход карда мешавад, ки «Стратегияи давлатии рушди никоҳ дар ҶТ барои давраи то соли 2030» таҳия ва қабул карда шуда, омилҳои хатарафзо дар самти никоҳ ва дурнамои рушди институти никоҳ дар кишвар муайян карда шаванд.

7. Бисёре аз мағҳумҳои асосӣ дар Кодекси оилаи ҶТ ба назар намерасанд ва таҳлили худро дар матни таҳқиқот ёфтаанд. Бинобар ин, пешниҳод мегардад, ки дар Кодекси оилаи ҶТ ба мағҳумҳои асосӣ моддаи алоҳида бахшида шуда, дар он мағҳумҳои муҳим, ба монанди никоҳ, оила, тарафҳо, аҳдномаи никоҳ, шахсоне, ки ҳоҳиши никоҳ кардан доранд, субъектони ақди никоҳ, сиёсати давлатии никоҳ ва монанди инҳо муқаррар карда шаванд **[5-М]**.

8. Пешниҳод мегардад, ки номи қонунгузории оиласидан кишвар дар чунин шакл табдили ном карда шавад: «Кодекси ҶТ оид ба никоҳ ва оила». Пешниҳоди мазкур бо он асоснок карда мешавад, ки таркиби меъёрии кодексҳои тамоми кишварҳои пасошуравӣ, бахусус ҶТ, нишон медиҳад, ки фоизи бештар ва қисмати аввали кодексҳоро маҳз масъалаҳои никоҳ ташкил медиҳанд. Декретҳо ва кодексҳои қабулшуда дар давраи шуравӣ, аввалан, номи никоҳ ва баъдан, оиласидан дар бар мегирифтанд **[4-М]**.

## **ФЕХРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ**

**I. Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои илмии  
тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестацонии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:**

**[1-М].** Файзовав, М.Р. Ањанаҳои таърихии итҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – №1 (29). – С. 35-41.

**[2-М].** Файзова, М.Р. Нақши анъанаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣдар инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – 2023. – №2 (46). – С. 44-52.

**[3–М].** Файзовав, М.Р. Баъзе ҷанбаҳои назариявии институти никоҳ дар ҳуқуқи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – №2 (30). – С. 86-100.

**[4–М].** Файзова, М.Р. Баъзе масъалаҳои инкишофи қонунгузории оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. – 2024. – №4 (52). – С. 53-61.

**[5–М].** Файзова, М.Р. Инкишофи мағҳум, моҳият, таъиноти иҷтимоӣ ва нақши никоҳ дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шаҳсӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2024. – № 10. Қисми II. – С. 231-239.

**[6–М].** Файзова, М.Р. Тахаввули вазъи ҳуқуқии бастан ва бекор кардани ақди никоҳ дар давраи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, Ф.А. Бобохонов // Маҷаллаи илмӣ-назариявии «Аҳбори ДДҲБСТ» / Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2024. – №4 (101). – С. 28-37.

## **II. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмӣ чоп шудаанд:**

**[7–М].** Файзова, М.Р. Аосҳои назариявӣ-методологии институти никоҳ дар ҳуқуқи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Фаъолияти ҳуқуқэъҷодкунӣ. – 2022. – №2 (июл-декабр). – С. 92-99.

**[8–М].** Файзова, М.Р. Инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Маҷаллаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назари явӣ (5-уми декабри соли 2023) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқши-носӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 646-655.

**[9–М].** Файзова, М.Р. Инкишофи вазъи ҳуқуқии тарафҳои ақди никоҳ [Матн] / М.Р. Файзова // маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Конституция как фактор стабильности государства» (Конститутсия ҳамчун омили устувории давлат) (25 октябрини соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 117-121.

**[10–М].** Файзова, М.Р. Баъзе масъалаҳои ташаккули институти никоҳ дар низоми ҳуқуқи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт /

Бахши илмҳои ҳуқук, таърих ва иқтисод. – 2024. – №1 (1). – С. 81-89.

**[11-М].** Инкишофи афҳуми никоҳ ва нақши он дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шаҳсӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Ҳуқуқи инсон: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ // Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ баҳшида ба рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон, 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2014 ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ» (6 уми декабри соли 2024) / Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Сомон Принт, 2024. – С. 586-591.

**ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**На правах рукописи**

**УДК: 342. 7 (575.3)**

**ББК: 87. 400, 32 (2Т)**

**Ф – 17**

**ФАЙЗЗОДА МОХИНАВ РАДЖАБ**

**РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БРАКА В СОВЕТСКОМ И  
ПОСТСОВЕТСКОМ ТАДЖИКИСТАНЕ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

**ДУШАНБЕ – 2025**

Диссертация выполнена на кафедре прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета.

**Научный руководитель:**

**Азиззода Убайдулло Абдулло** – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского национального университета

**Официальные оппоненты:**

**Буризода Эмлами Бозор** – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом истории государства и права Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Национальной академии наук Таджикистана;

**Аминжонов Абдураззок Худойшукирович** – кандидат юридических наук, доцент кафедры права государственного управления факультета политики и государственного управления Бохтарского государственного университета имени Н. Хусрава (г. Бохтар).

**Ведущее учреждение:**

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан» (г. Душанбе).

Зашита диссертации состоится «07» октября 2025 года в 09:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-018 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, зал диссертационного совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года.

**Ученый секретарь диссертационного совета,**

**кандидат юридических наук, доцент**



**Кодиров Н.А.**

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность темы исследования.** Вопросы семьи и брака всегда были важны, и они не утратили своей актуальности и в современности. Основой каждого общества и государства является семья. Потому что семья это малая ячейка государства, и многие отношения берут начало именно в этой ячейке. Брак как правовое явление играет первостепенную роль в семейных отношениях, поскольку большинство семейных отношений начинаются именно с этого института. В настоящее время среди специалистов, изучающих проблему брака, существует единое мнение, что, несмотря на очевидные различия между мировыми культурами, существуют и общие аспекты, наиболее очевидным из которых является институт брака. Современная наука всесторонне изучает проблему брака и семьи. Научный анализ института брака включает в себя как прямые правовые нормы, так и общие социальные, идеологические и политические процессы в обществе. Однако данное явление недостаточно проанализировано и изучено в отечественной юридической науке. Вот почему многие вопросы в этой области до сих пор не решены. В связи с этим проведение научных исследований по проблеме брака имеет большое научное и практическое значение.

Следует отметить, что брак историко-правовой институт, существующий с момента возникновения человечества. Брак всегда считался одним из важнейших вопросов в исторической и правовой системе Таджикистана. Брачные отношения регулировались и защищались многими правовыми, обычными и религиозными источниками разных эпох. Брак претерпел различные изменения на протяжении истории и сохранился до сегодня как социальная ценность человечества. Изучение опыта исторических периодов формирования феномена брака способствует совершенствованию и развитию этого института в современности.

С древних времен институт брака был одним из определяющих столпов общественной жизни, и остается таковым по сей день. Брак и семья являются важными аспектами жизни не только для отдельных людей, но и для общества в целом. Естественно, что на протяжении долгой истории человечества

процедуры и условия заключения и расторжения брака претерпели существенные изменения. Это касается и нашей страны. Реформа брака была особенно серьезной в начале советского периода истории Таджикистана. Современный институт брака во многом является результатом эволюции брака на протяжении определенного периода времени. В силу этих обстоятельств изучение эволюции института брака в советской и независимых правовых системах представляет большой интерес как в теоретическом, так и в практическом плане.

Одним из аспектов рассматриваемой проблемы, обуславливающим актуальность данного исследования, является ценность брака в современную эпоху. К сожалению, в процессе социализации брак теряет свою социальную ценность. Вплоть до XX века браку удавалось сохранять свою сущность, значимость и культурные ценности, и государства также играли важную роль в этом направлении. Однако в современном веке бракосочетание активизировалось, приобретая новые, нетрадиционные формы, не соответствующие культурным и национальным ценностям многих стран.

Вопросы семьи, регулирования брачно-семейных отношений всегда находятся в центре внимания государства. Стоит отметить, что современные изменения в семейных отношениях создали новые формы брака: союзы между людьми одного пола; фактические супружеские отношения; многоженство и т. д. Все это требует понимания процессов эволюции понятий и практической реализации условий и процедур брака в современном обществе. Происходящие в современных странах фундаментальные изменения в области политики, экономики, идеологии не остаются без внимания государственно-демографической сферы, особенно брачно-семейных отношений. Наше общество никогда не остается равнодушным к тому, как взрослеет и учится молодое поколение, как оно вступает в новое тысячелетие. В связи с этим институт брака требует принятия неотложных мер по его совершенствованию, укреплению и развитию. Опыт мирового сообщества показывает, что проблемы семьи можно решать более или менее эффективно с помощью продуманной и

последовательно реализуемой государственной демографической политики.

Конституция Республики Таджикистан обязывает государство защищать семью как основу общества и регулировать семейно-брачные отношения на законодательном уровне (ст. 33, 34). Эта конституционная норма демонстрирует роль и статус семьи и брака в обществе, что вдвойне повышает актуальность данного исследования. Вот почему государство и правительство постоянно прилагают усилия по защите семейных ценностей. В связи с этим государством и правительством Республики Таджикистан разработан и принят ряд соответствующих правовых документов, стратегий и концепций, которые отражают интересы государства в сфере брака и представляют собой государственную политику Республики Таджикистан в сфере брака. Например, Основатель мира и национального единства – Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении перед молодежью страны 21 мая 2021 г. размышлял об ответственности родителей за подготовку своих детей к самостоятельной жизни и выразил обеспокоенность ростом распада семей и родственных браков [43]. Следует отметить, что обеспокоенность Лидера нации по вышеуказанным вопросам не беспочвенна. Потому что статистические данные по этому вопросу показывают, что в 2020 г. – 10532 развода; в 2021 г. – 13 684 развода; в 2022 г. – 14 909 разводов было зарегистрировано[6]. Рассматриваемые вопросы повышают актуальность данного исследования и требуют разработки механизма разработки и реализации модернизированной государственной политики в сфере брака.

Таким образом, эти и другие спорные и важные общественные вопросы, касающиеся брака, обусловили выбор темы и начало данного исследования.

**Степень изученности научной темы.** Вопрос становления института брака в Республике Таджикистан до сих пор не рассматривался как предмет историко-правового и теоретико-правового научного исследования на уровне диссертации. Отдельные аспекты данной темы частично изучены отечественными исследователями с историко-правовой и теоретико-правовой точки зрения. В то же время можно

рассмотреть исследования У.А. Азиззода [1; 31], Ф.А. Бобохонов [32], Е.Б. Буризода [4], Ш.А. Гафорова [20], А.М. Динаршах [33], А.И. Имомов [7; 8], Н.М. Имомова [9], М.А. Махмудзода [10; 11], У.А. Меликов [23], Б.А. Одинаев [36], О.Е. Рахмонзода [37], Б.А. Сафарзода [13], Дж. Саадизода [38], Ф.Т. Тохиров [15], О.У. Усмонов [16], А.Г. Холикзода [17], М.М. Холинова [41], Х.Н. Химатов [29], Р.Ш. Шарофзода [14], Ш.Ш. Шосаидзода [42] и другие.

Формирование института брака в советский и современный периоды также было предметом изучения ряда зарубежных ученых. Включая, М.В. Антокольская [2; 3], С.Н. Бондов [18], В.Н. Виктор [19], С.Н. Гавров [5], А.В. Ковалева [35], А.В. Карпова [34], Т.Ю. Людоровская [21], И.А. Макарова [22], У.С. Нилова [24], П.Л. Полянский [12], О.М. Толстикова [39], А.Т. Токоева [25], Г.А. Трофимова [27], И.А. Трофимец [26], Ю.М. Фетюхин [40], Л.А. Хачатрян [28], Е.А. Яковлева [30] и другие.

Очевидна большая роль и место отечественных ученых в изучении становления института брака в советском и современном Таджикистане. В частности, рассматриваются некоторые аспекты формирования советского законодательства о семье и браке, роль брака в современном обществе и т.п. Однако многие аспекты института брака еще не решены и требуют отдельных комплексных исследований. В частности, точное, общепризнанное определение брака до сих пор не предложено и не урегулировано законодательством; условия заключения брака мало изменились со временем СССР, то есть они до сих пор не пересмотрены и не адаптированы к современным условиям; необходимо совершенствовать и пересматривать государственную политику в сфере брака и т. д. С учетом этих соображений проводимые в отечественной юридической науке исследования являются одними из новых и комплексных исследований, способных сыграть конструктивную роль в практике и теории отечественной науки.

**Связь исследования с программами либо научной тематикой.** Данное диссертационное исследование подготовлено в рамках реализации планов перспективной научно-исследовательской работы кафедры теории и истории

государства и права юридического факультета Таджикского национального университета – «Теоретические проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан в современную эпоху на 2016-2020 гг.» и «Теоретические проблемы развития правовой системы Республики Таджикистан в свете глобализационных процессов на 2021-2025 гг.».

## **ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Целью исследования.** Основной целью диссертационного исследования является историко-правовое и теоретико-правовое исследование понятия и сущности, методологических основ, законодательного оформления, условий и требований заключения и прекращения брака в советском и постсоветском праве. При этом в целях исследования входит анализ и рассмотрение понятия, сущности и роли брака в современном Таджикистане, правового положения сторон брачного договора, государственной политики в направлении формирования брака, а также развитие современного законодательства страны по феномену брака.

**Задачи исследования.** Для достижения целей диссертационного исследования важными представляются анализ и рассмотрение следующих задач:

- изучение теоретико-методологических основ института брака в советском праве;
- исследование исторических социальных и правовых традиций развития института брака в советском праве;
- анализ развития советского законодательства в области брака;
- изучить эволюцию правовой ситуации относительно заключения и расторжения брака в советский период;
- рассмотреть становления и развития семейного законодательства в Республике Таджикистан;
- анализ развития понятия, сущности, социального назначения и роли брака в государственной, общественной и личной жизни;
- исследование развития правового положения сторон в браке;

– определение правовой политики Республики Таджикистан в области брака.

**Объект исследования.** Объектом диссертационного исследования является историко-правовое и теоретико-правовое изучение становления института брака в советском и постсоветском Таджикистане.

**Предмет исследования.** Предмет диссертационного исследования – особенности развития и становления института брака в советском и постсоветском Таджикистане. При этом предметом исследования являются методологические и теоретико-правовые основы института брака, его понятие и сущность, роль брака в государственной и общественной жизни, правовое положение сторон, формирование законодательства и государственной политики в сфере брака.

**Этапы, место и период исследования.** Диссертационная работа охватывает два этапа развития института брака: 1) становление института брака в Советском Таджикистане; 2) развитие института брака в независимом Таджикистане.

Диссертация подготовлена на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского национального университета. Период исследования диссертации охватывает 2022-2025 гг.

**Теоретические основы исследования.** Теоретическую основу диссертации составляют исторические источники права, идеи и мнения представителей политico-правовой мысли, общечеловеческие ценности, труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные становлению института брака. При подготовке диссертации автор опирался на научные труды У.А. Азиззода, М.В. Антокольская, С.Н. Бондов, Ф.А. Бобохонов, Э.Б. Буризода, В.Н. Виктор, С.Н. Гавров, Ш.А. Гафорова, Х.М. Давлатзода, А.М. Динаршах, А.И. Имомов, Н.М. Имомова, А.В. Ковалева, А.В. Карпова, Т.Ю. Лудоровская, М.А. Махмудов, Ю.А. Меликов, И.А. Макарова, У.С. Нилова, Б.А. Одинаев, П.Л. Полянский, О.Е. Рахмонова, Б.А. Сафарзода, Дж. Саадизода, Ф.Т. Тохиров, О.М. Толстикова, А.Т. Токоева, Г.А. Трофимова, И.А. Трофимец, О.Ю. Усмонов, Ю.М. Фетюхин, А.Г. Холикзода, М.М. Холинова, Л.А. Хачатрян, Х.Н. Химатов, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Ш. Шосаидзода, Э.А. Яковлева и другие.

## **Методологические основы исследования.**

Методологической основой диссертационного исследования являются общенаучные и специально-юридические методы. В частности, в диссертации наиболее часто использовались диалектический, логико-лингвистический, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой и историко-правовой методы.

С использованием диалектического метода изучается становление и развитие института брака в советском и независимом Таджикистане. Используя диалектический метод, нам удалось определить возникновение и развитие института брака и связанных с ним проблем в советской и современной правовых системах. Этот метод чаще всего используется в параграфах первой главы. Логико-лингвистический метод способствовал анализу и правильному изложению юридических терминов, понятий и фраз, используемых в диссертационном исследовании. На основе этого метода предлагается единообразное и правильное с логической и лингвистической точки зрения использование юридических терминов, понятий и выражений. Создание и решение задач в каждом параграфе организовано с учетом логических и лингвистических законов.

Статистическими методами изучен институт брака в независимом Таджикистане, в том числе проанализированы вопросы регистрации и расторжения брака. На основе формально-юридического подхода институт брака рассматривается как сугубо юридическое явление, определяются понятие брака, его правовая природа, условия заключения брака, нетрадиционные виды брака, роль брака в государственной и общественной жизни и т. д. С использованием сравнительно-правового метода изучено законодательство РТ и нормативные правовые акты иностранных государств в сфере института брака и связанных с ним вопросов, в том числе наличие понятия брака в законодательстве, условия заключения брака, признаки брачного договора и т.д., выявлены сходства и различия между ними. Используя историко-правовой метод, вопрос института брака был подвергнут историко-правовому исследованию и было определено, что брак как правовое явление претерпел историческую эволюцию в советской и современной правовых

системах Таджикистана. В совокупности эти методы позволили провести диссертационное исследование всесторонне, полно и объективно, найти решения поставленных задач.

**Эмпирические предпосылки.** Диссертация подготовлена на основе Конституции РТ, семейного законодательства, законодательства зарубежных стран, нормативных правовых документов, программ, стратегий и концепций в области регулирования брачных отношений. В диссертации широко использованы законодательство советского периода, современное таджикское законодательство, законодательство зарубежных стран, международные документы. При этом эмпирической базой диссертации послужили годовые статистические данные Агентства по статистике при Президенте РТ.

**Научная новизна исследования.** Научная новизна диссертации выражается в целях и задачах исследования, изучении опыта создания и реализации законодательства Советского Таджикистана об институте брака и его использовании в новейшее время, совершенствовании законодательства страны на основе законодательства советского периода, определении понятий брака, сторон, а также внесении ряда изменений и дополнений в законодательство. Новизна данного исследования заключается также в том, что оно является первым комплексным исследованием вопроса института брака с учетом советской правовой системы и современной правовой системы Таджикистана. Впервые на уровне комплексного исследования рассмотрен историко-правовой и теоретико-правовой анализ института брака, правовое понимание категорий «супруги», «мужчина и женщина», «лица, вступающие в брак», «лица, желающие вступить в брак» и «лица, состоящие в браке», что признано необходимым для правового регулирования и определения их единой правовой сущности. Представленные к защите научные положения диссертации отражают новизну диссертационного исследования и результаты решения поставленных задач, которые можно разделить на следующие группы:

- изучены теоретико-методологические основы института брака в советском праве, выявлены методологические подходы и столкновение исследователей к пониманию брака;
- исследовано развитие института брака в советском праве, выявлены исторические социально-правовые традиции в отношении брака;
- проанализировано развитие советского законодательства в области брака, в результате чего определены нормативные основы брачного права с учетом недостатков и нововведений;
- предметом теоретико-нормативного исследования стала эволюция правового положения о порядке заключения и расторжения брака в советский период, выявлены преимущества и недостатки советского законодательства о порядке заключения брака;
- рассмотрено становление и развитие семейного законодательства в Республике Таджикистан, выявлены преимущества и недостатки действующего национального законодательства, способствующие совершенствованию законодательства;
- анализ развития понятия, сущности, социального назначения и роли брака в государственной, общественной и личной жизни;
- исследовано развитие правового положения лиц, вступающих в брак, в результате чего установлено, что правовое положение лиц, вступающих в брак, по действующему законодательству имеет много вопросов, требующих разрешения;
- рассмотрена правовая политика Республики Таджикистан в сфере брака и предложены важные правовые меры по ее совершенствованию и формированию.

**Положения, выносимые на защиту.** Новизна диссертационного исследования выражается в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Исследование показывает, что особое укрепление семейных правоотношений совпадает с развитием советского периода, в течение которого семья и брак стояли на первом месте и были одной из основных ячеек общества, в интересах которой действовали многие государственные органы, в том числе и

государство. В связи с этим изучение теоретико-методологических института брака в советском праве имеет важное значение и способствует совершенствованию законодательства и развитию семейно-брачных отношений в современную эпоху. В частности, включение в действующее семейное законодательство республики таких положений по основанию прекращения (признания недействительным) брака, как признание смены пола или брака между лицами одного пола, характерно для культуры и цивилизации таджикского народа. В настоящее время законодательство не предусматривает ограничений для однополых браков или людей, меняющих пол после брака.

2. Исследование показало, что такие вопросы, как точный возраст вступления в брак, запрет многоженства, выплата приданого и т. п., в вышеупомянутых исторических и правовых системах решаются по-разному. Данная ситуация свидетельствует о том, что институт семьи перешел из зороастрийской правовой системы в мусульманскую правовую систему, а затем в советскую правовую систему по наследству, и в этом процессе он формировался шаг за шагом и приобретал новые ценности и нормы. Подобные правовые ценности, касающиеся брака, сохранились до наших дней, и, к сожалению, большинство из них до сих пор не подверглись серьезному пересмотру. Данное мнение основано на том, что большинство вопросов, связанных с браком (включая стадии и порядок заключения брака), остались в современной правовой системе неизменными, как они существовали в историко-правовых системах Таджикистана. Поэтому условия, порядок заключения брака, наличие препятствий к заключению брака, правовой статус сторон и другие подобные вопросы нуждаются в актуализации и совершенствовании.

3. В результате проведенного исследования стало ясно, что советское законодательство о браке прошло сложный исторический и эволюционный этап, охватывая ряд отдельных правовых актов в период с 1917 по 1970 г. Советское законодательство в области брака только в 1970-е г. с принятием Кодекса Таджикской ССР «О браке и семье» и Конституции Таджикской ССР на должном уровне регламентировало брачно-

правовые отношения и считалось завершенным по сравнению с ранее принятymi документами. Доказательством полноты этих документов является тот факт, что они действовали до принятия первых правовых актов периода независимости Таджикистана. Стоит отметить, что, несмотря на принятие многочисленных правовых актов и реформ в области семейного законодательства, оказавших положительное влияние на развитие советского законодательства об институте брака, на первых этапах проявился ряд недостатков. В частности, некоторые аспекты семейного права, такие как порядок заключения брака, не были упомянуты в законе, но были включены в подзаконные акты; вновь принятые законы, касающиеся брака и семьи, неоправданно повторяют ранее действовавшие нормы семейного права; существующее семейное законодательство часто носило церемониальный характер; существовали заметные различия между нормами раздельной семьи и брака.

4. Все документы, принятые в советский период, были в первую очередь посвящены браку. Удивительно, что во всех указах и кодексах советской эпохи имянаречие основывалось в первую очередь на браке, а затем на семье. То есть в названиях правовых документов понятие брака упоминается раньше понятия семьи, что отражает значимость брака в советское время. В сегодняшнем законодательстве больше внимания уделяется семье, а браку уделяется сравнительно мало внимания. Можно сказать, что советское правительство, понимая, что брак является основой семьи, уделяло браку основное внимание. Потому что законный и успешный брак обеспечивает эффективность и стабильность семьи. Стоит отметить, что из постсоветских стран только Республика Казахстан сохранила советский опыт. Потому что в этой стране кодекс называется: «Кодекс Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье». Название этого документа говорит о том, что он практически полностью аналогичен законодательству советских времен.

5. Следует отметить, что в период независимости регулирование семейно-брачных отношений осуществлялось посредством нового семейного законодательства РТ. В РТ семейное законодательство основывается на добровольности брака, моногамии, равноправии мужа и жены, разрешении

внутрисемейных споров по взаимному согласию, приоритете совместного воспитания детей, заботе об их благополучии и развитии. Следует отметить, что семейное законодательство страны не предусматривает правового понятия семьи, в то время как наличие понятий семьи и брака в семейном законодательстве страны весьма важно и имеет большое практическое значение. В любых правовых спорах, связанных с семьей и браком, для определения и реальной оценки того, является ли определенная семья или брак официальными или неофициальными, соответствует ли они требованиям законодательства, помочь в таких вопросах может только официальное понятие семьи и брака, которое должно быть установлено семейным законодательством.

6. Исследования показывают, что, несмотря на снижение ценностей семьи и брака, их роль в личной, общественной и государственной жизни остается высокой и значимой. Государству остается лишь принять необходимые правовые меры в этом направлении, чтобы защитить брак как важнейшую семейную ценность прошлого поколения. Необходимо предпринять важные шаги для укрепления традиционных ценностей брака в стране. Институт брака на современном этапе своего развития переживает сложный период перехода от традиционной модели к относительно более свободной и простой, в которой значимость целей брака, а именно рождения и воспитания детей, снижается. Мы считаем, что в этих условиях задачей государства является защита института брака, повышение престижа регистрации брачных союзов, обеспечение социальной поддержки семьи, поскольку от семьи зависит благополучие общества и государства в целом.

7. Сторонами брачного договора обычно считаются все субъекты брака, а формулировка «лица, желающие вступить в брак» затрудняет определение понятия и состава сторон брачного договора. В семейном праве используются и другие неопределенные понятия, требующие разъяснения. Включая понятия супругов, мужа или жены, вступающих в брак и тому подобное. Например, Семейный кодекс в ст. 16 при определении оснований для развода в первой части использован термин «супруги», а во второй части — термин «муж или жена».

Возникает вопрос: отличаются ли эти понятия друг от друга? Является ли понятие «супруг» тем же, что и понятие «мужчина» и «женщина»? Я думаю, что точное использование термина «мужчина и женщина» или «мужчина или женщина» является правильным. Понятие супружеских браков широкое и может включать в себя такие нетрадиционные браки. Поэтому лучше сделать понятия в законодательстве понятными и единообразными. В то же время в законодательстве следует четко определить, кто выступает сторонами брачного договора.

8. Исследования показывают, что одной из самых тревожных проблем в сфере брака является рост числа расторжений браков. Если сравнить показатели за 2015-2022 гг., то станет ясно, что уровень брачности вырос в 6563 раза. Еще один вопрос, который следует учитывать, заключается в том, что не все браки, аннулированные по религиозным мотивам, официально аннулируются своевременно. Потому что замечено, что семьи, которые были разделены по религиозным мотивам, не подают заявление об официальном расторжении брака. Такая ситуация продолжается месяцами, а иногда и годами. Поэтому данная ситуация неизбежно отразится на статистических показателях. Стоит отметить, что за последние пять лет не было разработано и принято ни одного значимого правового документа о браке. Если основой семьи является брак, то основное внимание государства должно быть уделено вопросу брака.

**Теоретическая и практическая значимость** исследования выражается в том, что выводы и предложения, полученные в результате диссертационного исследования, способствуют решению ряда теоретических и практических вопросов в сфере брака. В частности, вопросы совершенствования учебной литературы в сфере семьи и брака, совершенствования законодательства в сфере брака и тому подобное.

Теоретическая значимость исследования проявляется в том, что использование материалов диссертации при анализе и обосновании теоретических, историко-правовых, семейно-правовых и культурно-правовых тем позволяет получить новые научные сведения и материалы. Полученные в результате

диссертационного исследования института брака выводы и предложения могут быть использованы для решения ряда проблем, существующих в науках семейного права, теории государства и права, прав человека, гражданского права, юридической науке в целом.

Практическая значимость исследования выражается в том, что в законотворческой деятельности, направленной на совершенствование законодательства страны, возможно использование выводов и предложений исследования по вопросам, связанным с браком, таким как внесение изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Таджикистан, разработка новых нормативно-правовых актов, разработка и принятие государственных стратегий и концепций и т.д. Выводы и предложения исследования имеют большое значение для практики правоприменения в целях совершенствования и развития института брака.

**Степень достоверности результатов.** Достоверность результатов диссертационного исследования базируется на реалистичном и всестороннем анализе теоретических и практических исследований различных аспектов становления брака в Советском и независимом Таджикистане, анализе принятых в науке результатов и выводов, авторских концепций, идей и теоретических и практических рекомендаций, научных положений исследования и рекомендаций, сравнительно-правовом анализе национального законодательства с законодательством зарубежных стран в сфере брака.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте РТ.

**Личный вклад соискателя ученой степени.** Личный вклад автора диссертации обоснован уровнем научной новизны диссертационного исследования, научными положениями, представленными на защиту, научными статьями, докладами на республиканских и международных научно-теоретических конференциях по различным аспектам проблемы формирования

браха в Советском и независимом Таджикистане. В то же время постановка проблемы и стиль диссертации демонстрируют личный вклад автора. Кроме того, автор представил существенные новации в своем диссертационном исследовании по урегулированию вопросов, связанных с институтом брака в законодательстве страны.

**Апробация и применение результатов диссертации.** Диссертация подготовлена на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского национального университета, неоднократно обсуждалась на заседаниях кафедры и представлено для защиты.

Наиболее важные результаты диссертационного исследования обсуждались в виде докладов на следующих республиканских и международных научно-теоретических конференциях:

**а) международные:**

– Развитие института брака в советском праве // Международная научно-теоретическая конференция на тему «Теоретические вопросы формирования культуры права человека в Таджикистане» (5 декабря 2023 г.). – Душанбе, 2023.

– Развитие концепции брака и его роли в государственной, общественной и личной жизни // Международная научно-теоретическая конференция на тему «Права человека: теоретические и практические вопросы», посвященная Международному дню прав человека, 30-летию принятия Конституции Республики Таджикистан и провозглашению 2014 года «Годом правового просвещения» (6 декабря 2024 г.). – Душанбе, 2024.

**б) республиканские:**

– Развитие правового положения сторон брачного договора // Республиканская научно-практическая конференция на тему «Конституция как фактор стабильности государства» (25 октября 2024 г.). – Душанбе, 2024.

**Публикации по теме диссертации.** По теме диссертационного исследования соискателем опубликовано 11 научных статей, в том числе 6 в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при

Президенте Республики Таджикистан, и 5 статей в других журналах.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из списка сокращений, введения, двух глав, восьми параграфов, заключения, рекомендаций, списка литературы (ссылки), списка публикаций соискателя. Общий объем диссертации составляет 182 страниц.

## **ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)**

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, излагаются уровень изученности, цель и задачи исследования, методологические основы исследования, научная новизна исследования и научные положения, предлагаемые к защите, теоретическая и практическая значимость исследования, утверждение полученных результатов исследования, структура и объем диссертации.

Первая глава диссертации называется «**Понятие и сущность института брака в советской правовой системе**» и в ней изучаются и исследуются вопросы теоретико-методологических основ института брака в советском праве, исторические и социально-правовые традиции развития института брака в советском праве, развитие советского законодательства в области брака, эволюция правовой ситуации относительно заключения и расторжения брака в советский период.

Первый параграф озаглавлен – «**Теоретико-методологические основы института брака в советском праве**», и в ходе исследования автор отмечает, что брак считается одним из важнейших институтов семейного права и сохранял свое существование на всех исторических этапах развития семейного права. Брак и семья тесно связаны и не могут существовать друг без друга, поскольку, с одной стороны, семья создается в результате брака, а с другой стороны, брак приводит к образованию семьи. Другими словами, они взаимозависимы. Поэтому анализ брака без семьи нецелесообразен и непродуктивен. Брак является фундаментальной основой современного общества, в основе

которого лежат общепризнанные ценности и интересы. Понятие брака менялось на протяжении веков в зависимости от ситуации в стране, политических, экономических и социальных факторов, но оно всегда оставалось всеобъемлющим ориентиром. Учитывая это, изучение теоретико-методологических основ института брака в советском праве имеет важное значение и способствует совершенствованию законодательства и развитию семейно-брачных отношений в современную эпоху.

По мнению автора, брачные отношения в советском праве регулировались правовыми нормами. Правовые нормы, регулирующие брачные отношения в советской правовой системе, образуют отдельную правовую и законодательную область. Не следует забывать, что данная форма правового регулирования не осталась без влияния на правовое регулирование брачных отношений в современную эпоху, поскольку правовые нормы действующего семейного законодательства страны регулируют такие аспекты брачных отношений.

Можно сделать вывод, что институт брака является одним из основных институтов семейного права и семейного законодательства. Однако, несмотря на юридическую значимость брака, в семейном праве он не имеет собственного определения. Более того, по мнению большинства цивилизаций, такое определение нецелесообразно, поскольку брак имеет множество социальных характеристик, которые не формализуются.

Стоит отметить, что, помимо определения понятия и правовых признаков брака, он содержит ряд условий, существование которых в современном законодательстве восходит к глубокой древности. В частности, в советском праве условия заключения брака были законодательно закреплены и приобрели юридический и обязательный характер. Однако в теории советского семейного права предлагались иные условия заключения брака. Вероятно, это связано с тем, что советское право претерпело несколько этапов политических, экономических и социально-правовых изменений. Из этих условий можно сделать вывод, что они частично отличаются от условий, установленных нашим действующим семейным законодательством. Отчасти потому, что он больше по

численности и имеет некоторые дополнительные изменения. В нашем семейном праве указаны только три таких условия, но содержание третьего условия включает в себя некоторые из вышеупомянутых условий.

Второй параграф озаглавлен – «**Исторические, социальные и правовые традиции развития института брака в советском праве**», и в ходе исследования автор указывает, что институт брака рассматривается как один из правовых и исторических институтов, который развивался со своими особенностями в человеческих культурах и цивилизациях и сохранился до наших дней. Хотя в советском праве институт семьи и брака приобрел официальный статус на уровне нормативных правовых актов, это правовое явление имеет исторические и правовые корни. На исторической земле Таджикистана институт семьи развивался со времен зороастриской, мусульманской и советской историко-правовых систем и перешел по наследству в современную правовую систему Таджикистана.

По мнению автора, зороастриские и мусульманские правовые нормы оказали существенное влияние на формирование советских правовых ценностей, норм и традиций и не утратили своего существования вплоть до новейшего времени. В этой связи можно сказать, что большинство норм советского права о браке сформировались на основе установок и традиций зороастриской и мусульманской правовых систем, были усовершенствованы в советской правовой системе и закреплены в нормативных правовых актах, а многие из них сохранились и в современной правовой системе Таджикистана. Поэтому их анализ и изучение имеют большое значение для теории и практики брачно-правовых отношений.

Исследования показывают, что в мусульманском и зороастриском праве не существует единого общепризнанного возраста вступления в брак, но он установлен на уровне 13, 14 и 15 лет. Поскольку Авеста считалась одним из юридических и религиозных документов зороастриской правовой системы и устанавливала брачный возраст в 15 лет, можно сказать, что этот возраст был относительно широко распространен. В мусульманском праве, независимо от положений правовых

документов, возраст вступления в брак установлен в 9 лет для девочек и 12 лет для мальчиков, согласно религиозным источникам мусульманского права. В то же время стоит помнить, что причина крайне низкого возраста вступления в брак в зороастриском и мусульманском праве заключается в том, что в них считались религиозными учениями, согласно которым с этого возраста человек обретал разум и понимание, осознавал свои поступки и считался виновным в своих поступках.

В советском праве, как и в зороастриской и мусульманской правовых традициях, до определенного момента существовала разница в возрасте вступления в брак, а затем она была унифицирована с семейным законодательством. Хотя в первые послереволюционные годы семейно-брачное законодательство устанавливало брачный возраст для мужчин с 18 лет, для женщин с 16 лет, на практике это не реализовывалось, поскольку неформально и традиционно в народе соблюдались нормы мусульманского права.

Культурные и правовые ценности зороастриской и мусульманской цивилизаций заложили большую основу для развития института брака в советском праве. Распространение прошлых социально-правовых традиций таджикского народа в советском праве происходило противоречиво. Например, относительно низкий возраст вступления в брак, согласие сторон на вступление в брак, запрет на вступление в брак для лиц, не достигших брачного возраста, и другие подобные вопросы схожи в зороастриской, мусульманской и советской правовых системах.

Исследование показало, что большинство норм советского права о браке сформировались на основе отношений и традиций зороастриской и мусульманской правовых систем, были усовершенствованы в советской правовой системе и закреплены в нормативных правовых актах, а многие из них сохранились и в современной правовой системе Таджикистана. В первые послереволюционные годы правовые отношения, особенно семейно-брачные, регулировались совокупностью религиозных и правовых норм. Однако с принятием нормативных правовых актов в Советском Таджикистане правовым нормам был придан первичный статус, а религиозные нормы официально утратили

свою силу. Даже браки, заключенные в религиозных учреждениях и посредством религиозных обрядов, утратили свою силу. Именно с этого периода брачно-семейные отношения приобрели чисто юридический и формальный характер, а порядок их заключения, статус регистрации, условия заключения брака, брачный возраст и другие его аспекты стали правовыми традициями, которые были унаследованы и включены в современную правовую систему Таджикистана и закреплены в действующем законодательстве страны.

Анализ показывает, что хотя условия заключения брака частично схожи по содержанию, они различаются по требованиям и количеству в зороастрийском, мусульманском и советском праве. Например, условие согласия сторон на брак присутствует во всех трех группах условий. Это может означать, что существование данного брачного условия в советском праве берет свое начало в зороастрийском и мусульманском праве. В то же время некоторые другие условия характерны только для данной правовой системы и не могут переноситься друг на друга. Например, условие приверженности зороастризму характерно только для зороастрийского права и не существует в мусульманском или советском праве. Напротив, условие выплаты приданого является уникальным для мусульманского права и не встречается в зороастрийском или советском праве. Причина в том, что эти условия носили религиозный характер и официально исчезли в советскую правовую систему, но, как традиция, некоторые из них все еще существуют в неофициальной форме. Стоит отметить, что многие из этих условий определены и закреплены в действующем семейном законодательстве страны. В настоящее время важнейшими условиями заключения брака являются согласие сторон на брак, достижение брачного возраста и отсутствие препятствий к вступлению в брак.

В третьем параграфе – **«Развитие советского законодательства в области брака»** автор указывает, что период советского права был одним из периодов развития института брака в историческом Таджикистане, в течение которого правоотношения по браку приобретали нормативно-правовой характер и подлежали правовому регулированию в

различных источниках. В этой связи изучение и исследование развития советского законодательства об институте брака является актуальным, поскольку большинство правовых норм сегодняшнего семейного законодательства страны берут свое начало из законодательства советского периода. Кроме того, в советском праве впервые за весь исторический период были приняты различные правовые акты исключительно о семье и браке, которые были направлены исключительно на регулирование правовых отношений, связанных с браком, и подобных актов в период зороастриского и мусульманского права на территории исторического Таджикистана не наблюдалось.

Следует отметить, что брак является одним из основных институтов семейного права. Поэтому на протяжении всей истории он был предметом исследований и обсуждений в различных областях науки и в контексте семейного права. Кроме того, семья и брак неразрывно связаны, и изучать их друг без друга невозможно. Имея это в виду, если мы говорим о браке, то мы определенно имеем в виду семейные отношения, и наоборот, если мы говорим о семье, то она имеет свои корни в браке, потому что источником основания каждой семьи является брак.

Анализ норм Деклараций о правовом положении женщин показывает, что в них закреплен ряд важных вопросов, касающихся семьи и брака. В частности, женщины пользовались всеми теми же гражданскими правами, что и мужчины; желание женщины, как и мужчины, не считалось достаточным основанием для расторжения брака; закон предусматривал наказание за выдачу замуж девушки моложе шестнадцати лет; закон предусматривал суровое наказание за уплату и принятие приданого, что считалось формой купли-продажи жены; женщина имела право требовать материальной поддержки для своих детей, независимо от того, родились ли они в зарегистрированном или незарегистрированном браке; в случае расторжения брака или смерти мужа женщина имела право на имущество наравне с мужчиной в порядке, установленном законом.

Исследование показало, что в первые годы советского права брачный возраст устанавливался на смешанном уровне и

был сравнительно низким. По нашему мнению, это влияние мусульманских правовых норм, поскольку в первые годы советского права мусульманские правовые нормы еще не полностью исчезли. Первоначально возраст вступления в брак был установлен в 16 лет для мужчин и женщин, затем в 16 лет для женщин и в 18 лет для мужчин и, наконец, в 18 лет для мужчин и женщин.

Стало ясно, что советское законодательство о браке прошло сложный исторический и эволюционный период, охватывая ряд отдельных правовых актов в период с 1917 по 1970 гг. Советское законодательство в области брака лишь в 1970-е г. с принятием Кодекса Таджикской ССР «О браке и семье» и Конституции Таджикской ССР на должном уровне регламентировало брачно-правовые отношения и считалось завершенным по сравнению с ранее принятыми документами. Доказательством полноты этих документов является тот факт, что они действовали до принятия первых правовых актов периода независимости Таджикистана.

Диссертант утверждает, что, несмотря на принятие многочисленных правовых актов и реформ в области семейного законодательства, оказавших положительное влияние на развитие советского законодательства об институте брака, на первых этапах проявился ряд недостатков. В частности, некоторые аспекты семейного права, такие как порядок заключения брака, не были определены в законе, а были закреплены в подзаконных актах; вновь принятые законы, касающиеся брака и семьи, излишне повторяют ранее действовавшие нормы семейного права; существующее семейное законодательство часто носило церемониальный характер; существовали заметные различия между нормами раздельной семьи и брака.

Четвертый параграф озаглавлен – «**Эволюция правового положения брака и его расторжения в советское время**», и в ходе исследования автор указывает, что один из первых указов советского правительства был направлен на борьбу с религиозными правовыми нормами. Отмена религиозных процедур бракосочетания и развода предоставила возможность решать семейно-правовые споры в соответствии с

провозглашенными принципами, одним из которых было полное равенство мужчин и женщин. Решающим стало свободное волеизъявление лиц, вступающих в брак, определяющее правовые отношения семьи в целом.

Следует отметить, что новое семейное законодательство изменило порядок не только заключения брака, но и его расторжения. Брак мог быть прекращен вследствие смерти одного из супругов или объявления его судом умершим, а также вследствие развода. Однако новое законодательство исключило оценку брака как таинства и по сути нерасторжимого союза, тем самым значительно упростив процедуру признания брака недействительным. Вопрос реформы развода был важен в конце XIX века. Процесс разделения до революции включал в себя процедуру примирения сторон и представление доказательств наличия законных оснований для разделения. Позднее суду предстоит изучить эти доказательства и принять соответствующее решение. Можно также сказать, что показания свидетелей принимались в качестве доказательства супружеской неверности и часто приводили к даче ложных показаний. Поэтому для советских властей было очень важно быстро изменить прежний порядок разделения. Впервые это было сделано в Указе «О разводе», согласно которому граждане получили право расторгнуть брак не только по обоюдному желанию и согласию супругов, но и по желанию одного из них. Данное ходатайство может быть подано в письменной или устной форме. Это означает, что если один из супругов желает расторгнуть брак, то брак должен быть расторгнут, несмотря на желание другого супруга.

Автор исследования отметил, что все документы, принятые в советский период, в первую очередь были посвящены браку. Удивительно, что во всех указах и кодексах советского времени имянаречие производилось сначала по браку, а затем по семье. То есть в названиях правовых документов понятие брака упоминается раньше понятия семьи, что отражает значимость брака в советское время. В сегодняшнем законодательстве больше внимания уделяется семье, а браку уделяется недостаточно внимания. Можно сказать, что советское правительство, понимая, что брак является основой семьи,

уделяло ему первостепенное внимание, поскольку законный и удачный брак обеспечивает эффективность и прочность семьи. Стоит отметить, что из постсоветских стран только Республика Казахстан сохранила советский опыт, так как кодекс в этой стране так и называется: «Кодекс Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье». Название этого документа говорит о том, что он практически полностью аналогичен законодательству советских времен. Поэтому название нашего семейного законодательства также должно быть изменено, поскольку нормативный состав кодексов всех постсоветских стран, особенно Таджикистана, показывает, что наибольший процент и первую часть кодексов составляют вопросы брака. С учетом этого предлагается переименовать семейное законодательство страны в следующее: «Кодекс Республики Таджикистан о браке и семье».

В советское время брачно-семейные отношения носили далеко не диспозитивный характер и зависели от государственного контроля над такой важной ячейкой общества, как семья. Это было обусловлено также тем, что законодательство советского периода предусматривало правовые последствия только для браков, зарегистрированных в установленном порядке, и не учитывало отношения сожительства.

Исследование показывает, что вопрос о порядке заключения и расторжения брака считался одним из важнейших в советский правовой период. Советская правовая система постепенно закладывала основы формирования брачных отношений, в том числе порядка заключения и расторжения брака, путем принятия новых правовых актов и их совершенствования. Анализ показывает, что порядок заключения и расторжения браков казался несовершенным лишь в первые годы Советской власти. Однако, начиная с 1930-х годов, вопросы порядка заключения брака, условий его заключения, запретов, порядка признания брака недействительным были уточнены и дополнены.

Вторая глава диссертации называется **«Развитие института брака в независимом Таджикистане»** и в ней изучаются и исследуются вопросы становления и развития

семейного законодательства Республики Таджикистан, развитие понятия, сущности, социального назначения и роли брака в государственной, общественной и личной жизни, развитие правового положения сторон брачного договора, правовая политика Республики Таджикистан в сфере брака.

Первый параграф озаглавлен – «**Становление и развитие семейного законодательства в Республике Таджикистан**», и в ней автор в ходе исследования отмечает, что обретение независимости повлекло за собой кардинальные изменения в законодательной системе страны, что привело к разработке и принятию законодательства во всех сферах, особенно в сфере семьи и брака, с учетом национальных особенностей, культуры и национальной правовой системы. Хотя семейное законодательство страны имеет историческую основу, первые важные кодификационные документы были разработаны и приняты в советское время и годы независимости Таджикистана. После провозглашения государственной независимости в стране был принят ряд важных правовых актов, регулирующих отдельные аспекты семейных отношений.

Следует отметить, что семейное законодательство страны не содержит юридического понятия семьи, однако такое понятие существует в юридической литературе и определяется как группа лиц, связанных правилами и обязательствами, вытекающими из брака, родства и усыновления. В любых правовых спорах, связанных с семьей и браком, для определения и реальной оценки того, является ли определенная семья или брак официальными или неофициальными, соответствует ли они требованиям законодательства, помочь в таких вопросах может только официальное понятие семьи и брака, которое должно быть установлено семейным законодательством.

Как отмечает исследователь, еще одной проблемой, тормозящей развитие законодательства страны, является сокращение числа зарегистрированных браков. Среди населения современного общества наблюдается тенденция уклонения от регистрации браков, и большое количество граждан стараются вступить в реальные брачные отношения. В настоящее время такие отношения законом не урегулированы. Несмотря на это, они «сожителство», живут вместе, «приобретают имущество»,

заводят детей и живут вместе со своим супругом. Но они не могут полностью положиться на государство в защите своих прав. В этой связи представляется целесообразным изучить сущность таких категорий, как «брачные отношения» и «фактически брачные отношения».

По мнению диссертанта, требуют внимания вопросы базовых понятий в семейном законодательстве страны. В Семейном кодексе Республики Таджикистан отсутствует раздел об основных понятиях, в связи с чем многие основные понятия не получили правового регулирования. Такие как понятия семьи, брака, субъектов брака, сторон в браке, супругов, лиц, вступающих в брак, лиц, желающих вступить в брак, мужчины, женщины и тому подобное. Например, семейное право четко не определяет, кто считается лицом, вступающим в брак. Или же понятие «брачный» является широким и исключает определенные критерии, включая пол. Мы думаем, что если в ст. 12 Семейный кодекс установил следующую норму: «Брак заключается только между мужчиной и женщиной», что устранило многие недоразумения. В то же время в эпоху глобализации и стремительного развития науки и техники становится все сложнее оценивать понятия «мужчина» и «женщина». Учитывая это, в Семейном кодексе следует выделить отдельную статью, посвященную основным понятиям, в которой должны быть закреплены важные понятия семейных отношений и брака, в том числе и вышеупомянутые спорные понятия.

Автор исследования констатировал наличие некоторых проблем в развитии семейно-брачного законодательства. В частности, не разработаны и не приняты соответствующие позаконные акты и отраслевые документы, реализующие конституционные нормы и Семейного кодекса. Многие нормы семейного законодательства не отвечают требованиям современности. В то же время в результате последовательных изменений и дополнений сущность многих норм семейного законодательства оказалась размытой. В настоящее время многие законодательные акты страны, принятые в 1990-х годах, разрабатываются в новой редакции.

Поэтому было бы лучше, если бы Семейный кодекс республики был подготовлен и принят в новой редакции.

В втором параграфе – «Развитие понятия, сущности, социального назначения и роли брака в государственной, общественной и личной жизни», автор отмечает, что в каждой стране семья признается главным фактором развития общества. Институт брака со временем менялся и развивался в соответствии с развитием государственных институтов в странах по всему миру. В современном обществе роль брака снижается в два раза, что повышает значимость проведения научных исследований в этой области.

В современном обществе можно наблюдать следующие формы брака:

- 1) пробный брак;
- 2) свинг-брак;
- 3) «открытый» брак;
- 4) гостевые браки;
- 5) синергетический брак;
- 6) однополый брак.

Таким образом, брак представляет собой сложный социальный и правовой институт. В семейном праве нет юридического определения брака, как и не было его в истории предыдущего семейного законодательства советского периода. Образованные юристы и социологи предлагают различные определения брака, которые нельзя считать неверными, но в то же время они недостаточно совершенны.

По мере развития мирового сообщества некоторые страны мира под видом «развитой цивилизации» вводят новые формы брака, не соответствующие историческим ценностям и истинной сути брака. В процессе столкновения цивилизаций существует вероятность того, что подобные новые формы брака и их мешение окажут влияние на национальные семейные ценности, что в конечном итоге может создать риск ослабления культуры брака в республике. Поэтому, принимая во внимание подобные ситуации, государству необходимо принимать различные эффективные меры по укреплению традиционных и исторических форм брака, соответствующих нашей национальной культуре и ценностям.

В третьем параграфе – «**Развитие правового статус сторон брачного договора**», автор отмечает, что только в широком смысле можно оценивать понятия «правовой статус» и «правовой положение» как тождественные. Когда муж и жена вступают в правовой отношения, они действуют вместе как одно субъекта «супруги». В этом случае на них распространяется категория «правовой статус».

Таким образом, автор считает, что понятию правового статуса мужа и жены является междисциплинарной концепцией. В этой связи нельзя сказать, что правовой статус сторон в браке полностью устоялся и урегулирован семейным законодательством, поскольку некоторые аспекты рассматриваемого вопроса регулируются законодательством в других областях. Поэтому разработка и принятие Закона РТ «О правовом статусе мужа и жены в Республике Таджикистан» является целесообразным.

Договорные отношения между мужем и женой, в отличие от отношений с другими членами семьи, также имеют свою специфику: заключить брачный договор или соглашение о разделе общего имущества могут только муж и жена. Рассмотренные нами особенности правового положения мужа и жены позволяют по-иному взглянуть на категории «правовой статус» и «правовой положение». Муж и жена могут иметь разные права и обязанности в зависимости от того, какие области права регулируют их отношения. Но это не лишает их статуса супругов. В этой связи можно сказать, что понятия «правовой статус» и «правовая положение» отличаются друг от друга, поскольку правовой статус широк, а правовая положение может возникать конкретно в каждом направлении.

Можно сделать вывод, что с момента государственной регистрации брака муж и жена приобретают особый правовой статус. Во многих правовых отношениях муж и жена выступают в качестве субъектов права под наименованием «стороны» или «муж или жена».

Четвертый параграф называется – «**Правовая политика Республики Таджикистан в сфере брака**», и автор в ходе исследования указывает, что наряду с другими странами в Таджикистане также реализуется государственная политика в

сфере семьи и брака. Стоит отметить, что брачная политика охватывает все вопросы, связанные с браком. В частности, рассматриваются вопросы формального брака, равенства брачных партнеров, условий брака, брачных договоров, личных и имущественных отношений брачных партнеров, процента вступления молодежи в брак, процента расторжения браков и т. д.

Мы не можем согласиться с мнением, что одной из причин распада семей являются ранние браки. Ведь, как известно, в советское время брачный возраст был 15-16 лет, но никаких признаков распада семьи не наблюдалось. В зороастрейских и мусульманских учениях брачный возраст также устанавливался рано. Итак, можно сделать вывод, что проблема не в возрасте, а других факторах. По нашему мнению, в современном обществе к факторам, способствующим распаду семей, можно отнести вопросы выбора правильного и подходящего супруга, уровень адаптации супружеских пар, обилие различной информации в социальных сетях, что в конечном итоге приводит к завышенным требованиям супружеским и тому подобное.

Если сравнить показатели за 2025-2022 гг., то станет ясно, что было расторгнуто 6563 брака. Еще один вопрос, который следует учитывать, заключается в том, что не все браки, расторгнутые по религиозным мотивам, официально расторгаются своевременно, поскольку наблюдается, что семьи, расстающиеся по религиозным мотивам, не подают заявление об официальном расторжении брака. Такая ситуация продолжается месяцами, а иногда и годами. Поэтому данная ситуация неизбежно влияет на статистические показатели.

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос сохранения здоровых семейных отношений является одним из самых острых и сложных, и с каждым днем он становится все более актуальным. На наш взгляд, основным фактором распада молодых семей является то, что из-за обилия информации в социальных сетях мышление молодых людей не соответствует реальной жизни. То есть молодые люди смотрят в социальных сетях различные сценки и семейные видеоролики о лучшей и счастливой жизни иностранцев, создавая у них впечатление, что именно такова реальная жизнь. Поженившись, они многого ждут

друг от друга, но этого не происходит. В конечном итоге это приводит к взаимному недоверию и охлаждению отношений. Учитывая это, важно серьезно задуматься об уровне мышления молодых людей, прежде чем вступать в брак.

Мы считаем, что реализация следующих мер будет способствовать сокращению количества случаев расторжения браков:

1. Вопрос о признании брака недействительным должен постоянно изучаться журналистами, социологами и учеными в этой области, а его нежелательные последствия должны быть исследованы и представлены общественности в форме научных статей, программ, презентаций и других эффективных средств;

2. Молодые люди должны быть независимы и суверенны в выборе супруга, и вмешательство других в этот вопрос должно быть исключено. Для уменьшения вмешательства родителей, родственников и третьих лиц в жизнь молодых семей следует усилить просветительскую работу;

3. Усилить преподавание уроков семейной культуры и жизнеобеспечения в средних учебных заведениях, пропагандировать здоровый семейный образ жизни во всех аспектах и т. д.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования и изучения теоретических и практических аспектов вопроса становления института брака в советском и независимом Таджикистане были сделаны следующие научные выводы:

1. Наряду с определением понятия и правовых признаков брака, брак имеет также ряд условий, существование которых в современном законодательстве восходит к глубокой древности. В частности, в советском праве условия заключения брака были законодательно закреплены и приобрели юридические и обязательные свойства. Однако в теории советского семейного права предлагались иные условия заключения брака. Вероятно, это связано с тем, что советское право претерпело несколько этапов политических, экономических и социально-правовых изменений. Следует отметить, что они частично отличаются от условий, установленных нашим действующим семейным

законодательством. Отчасти потому, что он больше по численности, а также в него внесены некоторые дополнительные изменения. В нашем семейном законодательства указаны только три таких условия, но содержание третьего условия включает в себя некоторые из других условий [3–А].

2. Исследование показало, что, хотя вопросы, связанные с браком и семьей, в исторических правовых системах, частично схожи по содержанию, однака требования и количество условий брака в зороастрийском, мусульманском и советском праве различаются. Например, условие согласия сторон на брак присутствует во всех трех группах условий. Это может означать, что существование данного брачного условия в советском праве берет свое начало в зороастрийском и мусульманском праве. В то же время некоторые другие условия характерны только для данной правовой системы и не могут переноситься друг на друга. Например, условие приверженности зороастризму характерно только для зороастрийского права и не существует в мусульманском или советском праве. Напротив, условие выплаты приданого является уникальным для мусульманского права и не встречается в зороастрийском или советском праве. Следует отметить, что причина в том, что эти условия носили религиозный характер и официально исчезли в советскую правовую систему, однако, как традиция, некоторые из них все еще существуют в неофициальной форме. Стоит отметить, что многие из этих условий определены и закреплены в действующем семейном законодательстве страны. В настоящее время важнейшими условиями заключения брака являются согласие сторон на брак, достижение брачного возраста и отсутствие препятствий к вступлению в брак [1–А].

3. Исследование показывает, что вопрос о порядке заключения и расторжения брака считался одним из важнейших в советский правовой период. Советская правовая система постепенно закладывала основы формирования брачных отношений, в том числе порядка заключения и расторжения брака, путем принятия новых правовых актов и их совершенствования. Анализ показывает, что порядок заключения и расторжения браков казался несовершенным лишь в первые годы Советской власти. Однако, начиная с 1930-х годов, вопросы

порядка заключения брака, условий его заключения, запретов, порядка признания брака недействительным были уточнены и дополнены [3–А, 6–А].

4. Исследование показывает, что нормы действующего семейного законодательства Республики Таджикистан мало чем отличаются от норм законодательства советского времени в вопросах заключения и расторжения брака. Большинство действующих сегодня стандартов действовали и в советское время. В частности, вопросы регистрации брака: подача заявления, регистрация в ЗАГС, признание только зарегистрированных браков; условия заключения брака: добровольность заключения брака, согласие сторон, вступающих в брак, брачный возраст (18 лет); препятствия к вступлению в брак: нахождение в другом зарегистрированном браке, супружеская неверность, кровнородственные браки; расторжение брака: свободно, по обоюдному согласию или по заявлению одного из супругов, в органах ЗАГС, в судебном порядке. Все вышеперечисленные вопросы были закреплены в законодательстве советского времени и присутствуют также в действующем законодательстве. Такая ситуация отражает тот факт, что брачные отношения за годы независимости страны получили сравнительно небольшое развитие, и существенных изменений в этой сфере не произошло [4–А].

5. С обретением государственной независимости и суверенитета Республики Таджикистан начался новый этап в развитии таджикского законодательства. В этот исторический период также развивалось семейное право. Хотя семейное законодательство страны имеет историческую основу, первые важные кодификационные документы были разработаны и приняты в советское время и годы независимости Таджикистана. После провозглашения государственной независимости в стране был принят ряд важных правовых актов, регулирующих отдельные сферы семейных отношений. В целом можно сказать, что за период независимости семейное законодательство страны достигло высокого уровня развития и урегулировало многие семейные вопросы на должном уровне. Следует отметить, что в современных условиях государственная защита семьи, материнства и детства реализуется и в других отраслях

законодательства, в том числе об охране здоровья граждан, о труде и охране труда, культурном, жилищном и т. д. [4–А, 9–А, 11–А]

6. Семейное законодательство большинства зарубежных стран не дает четкого определения понятия «брак». И это неудивительно, учитывая отсутствие нормативного закрепления брака в ранее действовавшем семейном законодательстве постсоветских стран, в том числе в ранее действовавшем Кодексе о браке и семье, принятом в послереволюционный период и регулирующем семейно-брачные отношения в странах Советского Союза. Таким образом, брак представляет собой сложный социальный и правовой институт. Образованные юристы и социологи предлагают различные определения брака, которые нельзя считать неправильными, но в то же время они не считаются достаточно полными. Автор выражает позицию тех же авторов о том, что брак это свободный и добровольный юридически оформленный союз мужчины и женщины, заключаемый с соблюдением условий, предусмотренных законом, и направленный на образование семьи и возникновение взаимных прав и обязанностей между мужем и женой [5–А].

7. Существуют некоторые разногласия относительно правового статуса и правовой положению. Наша позиция заключается в том, что применительно к предмету нашего исследования категории «правовой положения» и «правовой статус» могут рассматриваться как тождественные понятия лишь в широком смысле. Мы полагаем, что муж и жена являются особыми юридическими лицами, и их природа проявляется лишь тогда, когда они являются совместными участниками тех или иных общественных отношений. И в таких случаях категория «правового статуса» применяется к мужу и жене как субъектам права. Сторонами брачного договора могут быть как муж и жена, состоящие в зарегистрированном браке, так и лица, желающие вступить в брак [5–А, 6–А].

8. Государственная политика в сфере брака является одной из составных частей семейной и демографической политики в целом. Государственная семейно-демографическая политика, в свою очередь, является составной частью социальной политики, охватывающей и брачную политику.

Государственная политика в сфере брака охватывает различный семейно-брачные вопросы и направлена на совершенствование этих правовых институтов и поддержание устойчивых семейно-брачных ценностей. В настоящее время в условиях стремительного процесса глобализации от эффективности разработки и реализации государственной политики зависят построение здоровой семьи, установление правовых семейных отношений, устойчивость заключаемых браков, воспитание детей в здоровой семейной среде и т.п. [7-А].

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В результате изучения, обсуждения и диссертационного исследования представлены следующие научно-практические предложения и рекомендации:

1. Предлагается, что в ст. 14 Семейного кодекса РТ необходимо дополнить следующим положением: «Лицо, состоящее в браке с другим лицом того же пола или не являющимся человеком» [4-А].

2. Проблема детских или принудительных браков вызывает беспокойство. По нашему мнению, уровень разъяснительной работы в этой области крайне низок. Особенno в сельской местности следует сформировать рабочие группы и активизировать мероприятия по повышению осведомленности населения. Для организации данного мероприятия предлагаем разработать и принять «Государственную программу по сокращению и искоренению принудительных и несовершеннолетних браков в Республике Таджикистан на 2025-2030 гг.» [4-А, 5-А].

3. Имеются некоторые трудности в развитии семейно-брачного законодательства. В частности, не разработаны и не приняты соответствующие подзаконные акты и отраслевые документы, реализующие конституционные нормы и Семейного кодекса. Многие нормы семейного права не отвечают требованиям современности. Вместе с тем, в результате последовательных изменений и дополнений, сущность многих норм семейного законодательства, в частности Семейного кодекса Республики Таджикистан, была ослаблена. В настоящее

время многие законодательные акты страны, принятые ранее в 1990-х годах, разрабатываются и принимаются в новых редакциях (в том числе Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Уголовный кодекс). В связи с этим необходимо разработать и принять новую редакцию Семейного кодекса Республики Таджикистан [4–А].

4. В целях реализации норм семейного права необходимо разработать и принять отдельные правовые документы. Подобные документы могут способствовать реализации законодательных норм и оказать положительное влияние на повышение осведомленности о семейном и брачном праве. С этой целью предлагается разработать и принять «Государственную концепцию семьи и брака в Республике Таджикистан на период до 2035 г.».

5. Мы считаем, что понятия правового статуса мужа и жены является междисциплинарной концепцией. В этой связи нельзя сказать, что правовой статус сторон брака полностью установлен и урегулирован семейным законодательством. Потому что некоторые аспекты рассматриваемого вопроса регулируются законодательством в других областях. Вместе с тем не все права, свободы и обязанности супругов, отражающие их правовой статус, урегулированы в законодательстве. Поэтому разработка и принятие Закона РТ «О правовом статусе мужа и жены в Республике Таджикистан» является целесообразным. Этот закон должен включать единые стандарты, регулирующие статус мужа и жены [4–А].

6. Предлагается разработать и принять «Государственную стратегию развития брака в Республике Таджикистан на период до 2030 г.» для выявления факторов риска вступления в брак и перспектив развития института брака в стране.

7. Многие ключевые понятия Семейного кодекса РТ, по-видимому, не нашли своего анализа в тексте исследования. Поэтому предлагается в Семейном кодексе РТ посвятить отдельную статью основным понятиям, установив такие важные понятия, как брак, семья, стороны, брачный договор, лица, желающие вступить в брак, субъекты брака, государственная брачная политика и тому подобное [5–А].

8. Предлагается переименовать семейное законодательство страны в следующее: «Кодекс Республики Таджикистан о браке и семье». Данное предложение обосновано тем, что нормативный состав кодексов всех постсоветских стран, особенно Республики Таджикистан, показывает, что наибольший процент и первую часть кодексов составляют вопросы брака. В то же время указы и кодексы, принятые в советское время, сначала они указали название брака, а затем семью [4-А].

## **ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ**

### **I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан журналах:**

**[1-А].** Файзовав, М.Р. Анъанаҳои таърихии иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шуравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳукуки инсон. – 2023. – №1 (29). – С. 35-41.

**[2-А].** Файзова, М.Р. Нақши анъанаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣдар инкишофи институти никоҳ дар ҳуқуқи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Мачаллаи академии ҳукуқ. – 2023. – №2 (46). – С. 44-52.

**[3-А].** Файзовав, М.Р. Баъзе ҷанбаҳои назариявии институти никоҳ дар ҳуқуки шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳукуки инсон. – 2023. – №2 (30). – С. 86-100.

**[4-А].** Файзова, М.Р. Баъзе масъалаҳои инкишофи қонунгузории оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Р. Файзова, У.А. Азиззода // Мачаллаи академии ҳукуқ. – 2024. – №4 (52). – С. 53-61.

**[5-А].** Файзова, М.Р. Инкишофи мағҳум, моҳият, таъиноти иҷтимоӣ ва нақши никоҳ дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шахсӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2024. – № 10. Қисми II. – С. 231-239.

**[6-А].** Файзова, М.Р. Таҳаввули вазъи ҳуқуқии бастан ва бекор кардани ақди никоҳ дар давраи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова, Ф.А.

Бобохонов // Мачаллаи илмӣ-назариявии «Аҳбори ДДҲБСТ» / Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2024. – №4 (101). – С. 28-37.

## **II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:**

[7-А]. Файзова, М.Р. Аосҳои назариявӣ-методологии институти никоҳ дар хукуқи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Фаъолияти хукуқъядонии. – 2022. – №2 (июл-декабр). – С. 92-99.

[8-А]. Файзова, М.Р. Инкишофи институти никоҳ дар хукуқи шуравӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Маъсалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги хукуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назари явӣ (5-уми декабри соли 2023) // Зери таҳрири доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 646-655.

[9-А]. Файзова, М.Р. Инкишофи вазъи хукуқии тарафҳои ақди никоҳ [Матн] / М.Р. Файзова // маводи конференсияи ҷумхурӣ илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Конституция как фактор стабильности государства» (Конститутсия ҳамчун омили устувории давлат) (25 октябри соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 117-121.

[10-А]. Файзова, М.Р. Баъзе масъалаҳои ташаккули институти никоҳ дар низоми хукуқи шӯравӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашид / Бахши илмҳои хукуқ, таъриҳ ва иқтисод. – 2024. – №1 (1). – С. 81-89.

[11-А]. Инкишофи афҳуми никоҳ ва нақши он дар ҳаёти давлатӣ, ҷамъият ва шаҳсӣ [Матн] / М.Р. Файзова // Хукуқи инсон: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ // Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ баҳшида ба рӯзи байналмилалии хукуқи инсон, 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумхурӣ Тоҷикистон ва эълон гардиҷани соли 2014 ҳамчун «Соли маърифати хукуқӣ» (6 уми декабри соли 2024) / Зери таҳрири доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Сомон Принт, 2024. – С. 586-591.

## **НОМГҮЙИ АДАБИЁТ (МАЪХАЗҲО)**

### **I. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ:**

[1]. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с.

- [2]. Антокольская, М.В. Семейное право [Текст] / М.В. Антокольская: Учебник. 3-ое издание. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2010. – 432 с.
- [3]. Антокольская, М.В. Семейное право [Текст] / М.В. Антокольская: Учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 336 с.
- [4]. Буриев, И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1–2 (от древнейших времен до начала XX века) [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 244 с.
- [5]. Гавров, С.Н. Историческое изменение институтов семьи и брака [Текст] / С.Н. Гавров. – М., 2015. – 288 с.
- [6]. Демографияи солонаи Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / Агентии омори назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2023. – 343 с.
- [7]. Имомов, А.И. Нақши Конститусия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон [Матн] / А.И. Имомов. – Душанбе, 2011. – 358 с.
- [8]. Имомов, А.И. Ҳукуқи конституционии Чумхурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ [Матн] / А.И. Имомов: нашри ҷорӯм бо тағиироту иловаҳо. – Душанбе: Офсет Империал, 2017. – 760 с.
- [9]. Имомова, Н.М. Семейное право Республики Таджикистан: учебное пособие [Текст] / Н.М. Имомова. – Душанбе, 2020. – 240 с.
- [10]. Маҳмудзода, М., Худоёрзода, Б. Ҳукуки оиласавии Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / М. Маҳмудзода, Б. Худоёрзода: китоби дарсӣ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2015. – 496 с.
- [11]. Маҳмудов, М. Ҳукуқ ва уҳдадорҳои ҳамсарон дар оила [Матн] / М. Маҳмудов. – Душанбе: «ЭР-граф», 2003. – 167 с.
- [12]. Полянский, П.Л. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в российском обществе: историко-правовое исследование [Текст] / П.Л. Полянский. – М., 2016. – 400 с.
- [13]. Сафарзода, Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность [Текст] / Б.А. Сафарзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 324 с.
- [14]. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев: китоби дарсӣ барои макотиби олӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – 784 с.
- [15]. Тохиров, Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной независимости

Республики Таджикистан [Текст] / Ф.Т. Тохиров. – Душанбе: Дониш, 2009. – 369 с.

[16]. Усмонов, О., Маҳмудов, М. Ҳукуқи Оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / О. Усмонов, М. Маҳмудов. – Душанбе, 1994. – 180 с.

[17]. Ҳоликов, А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон [Матн] / А.Ғ. Ҳоликов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 380 с.

## **II. Мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо:**

[18]. Бондов, С.Н. К вопросу о правовой природе брака [Текст] / С.Н. Бондов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 101. – С. 2178-2187.

[19]. Виктор, В.Н. Эволюция института брака в советской России: от отмирания брака к консервативной семье (1917–1920-е гг.) [Текст] / В.Н. Виктор // Вестник Тамбовского университета / Серия Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 21, вып. 7-8 (159-160). – С. 104-109.

[20]. Ғафорова, Ш.А. Сиёсати давлатӣ оид ба баланд бардоштани нақши зан дар ҷомеа ва пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш. А. Ғафорова // Endless Light in Science. – 2022. – № 8-8. – С. 139-143.

[21]. Людоровская, Т.Ю. Семейное право советского государства в 1920-1930-е гг.: проблемы реализации (на материалах донбасса) [Текст] / Т.Ю. Людоровская // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 122-128.

[22]. Макарова, И.А. Понятие «брак» в контексте научных теорий [Текст] / И.А. Макарова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – №17 (346). – С. 121-125.

[23]. Меликов, У.А. Доир ба баъзе масъалаҳои тақмилталаб дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлили муқоисавӣ [Матн] / У.А. Меликов // Қонунгузорӣ. – 2015. – №1 (17). – С. 65-73.

[24]. Нилова, У.С. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в СССР: “Кодекс законов о браке, семье и опеке” (1926) [Текст] / У. С. Нилова // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 100-летию образования СССР): Материалы XIX международной научно-теоретической конференции. В 2-х частях, Санкт-Петербург, 28–29 апреля 2022 года / Под

редакцией Н.С. Нижник, сост. Н.С. Нижник, Е.Н. Козинникова. Том Часть II. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 368-377.

[25]. Токоева, А.Т. Брак как основной институт государства [Текст] / А.Т. Токоева // Известия НАН КР. – 2022. – № 1. – С. 123-126.

[26]. Трофимец, И.А. Парадигма государственной политики в сфере брака: взгляд юриста [Текст] / И.А. Трофимец // Государство и право. – 2019. – № 9. – С. 107-116.

[27]. Трофимова, Г.А. Институт брачного договора: теоретические аспекты [Текст] / Г.А. Трофимова // Нотариальный вестник. – 2019. – № 7. – С. 39-57.

[28]. Хачатрян, Л.А. Современный брак - результат эволюции семейно-брачных отношений [Текст] / Л.А. Хачатрян // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2011. – № 1 (5). – С. 89-100.

[29]. Химатов, Х.Н. Зарождение и развитие кодифицированного акта семейного законодательства Республики Таджикистан в период независимости [Текст] / Х.Н. Химатов // Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии Чумхурии Тоҷикистон ва эҳёи давлату ҳуқуқи миллии тоҷикон: Монография. – Душанбе: Таджикский национальный университет, 2023. – С. 458-467.

[30]. Яковлева, Е.А. К вопросу о правовом статусе супругов как субъектов личных неимущественных прав в семье [Текст] / Е.А. Яковлева // Проблемы в российском законодательстве. – 2015. – № 5. – С. 74-78.

### **III. Диссертация ва и авторефератҳо:**

[31]. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. – 414 с.

[32]. Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.01 / Бобохонов Фаридун Аламшоевич. – Душанбе, 2023. – 202 с.

- [33]. Диноршоев, А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан [Текст]: дис.... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – 535 с.
- [34]. Карпова, А.В. Государственная семейно-демографическая политика в условиях российской модернизации [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит. наук. – М., 2016. – 23 с.
- [35]. Ковалева, А.В. Трансформация понятия «гражданский брак» как проявление кризиса семейно-брачных отношений [Текст]: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – Хабаровск, 2013. – 23 с.
- [36]. Одинаев, Б.А. Институти оила дар зардуштия ва ислом: таҳқиқоти таърихӣ-диншиносӣ [Матн]: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD). – Душанбе, 2024. – 180 с.
- [37]. Рахмонова, О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане (1917-2011 гг.) [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 187 с.
- [38]. Саъдизода, Ч. Ташаккулёбии фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.01 / Саъдизода Ҷаҳонғир. – Душанбе, 2017. – 241 с.
- [39]. Толстикова, О.М. Правовая природа брачного договора в российском праве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 224 с.
- [40]. Фетюхин, Ю.М. Институт брака по новому семейному законодательству Российской Федерации [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 219 с.
- [41]. Холинова, М.М. Эволюция института опеки и попечительства в истории таджикского права [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 197 с.
- [42]. Шосайдзода, Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 235 с.

#### **IV. Захираҳои электронӣ ва сомонаҳои интернетӣ:**

- [43]. Суханронии Пешвои миллат бо ҷавонони кишвар дар санаи 21.05.2021 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.president.tj/event/speeches/23251> (санаи муроҷиат: 25.10.2024).

**АННОТАЦИЯ**  
**ба диссертатсия Файзода Моҳинав Раҷаб дар мавзуи «Иқишифӣ  
институти никоҳ дар Тоҷикистони шуравӣ ва пасошуравӣ: таҳқиқоти назариявӣ  
ва таърихӣ-хуқуқӣ»**

**Вожаҳои калидӣ:** ташаккул, инкишиф, асосҳо, назариявӣ, хуқуқӣ, таърихӣ, хукуки зардуштӣ, хукуки мусулмонӣ, хукуки шуравӣ, сиёати давлатӣ, анъанаҳои таърихӣ-ичтимоӣ, мақоми хуқуқӣ, бастани ақди никоҳ, бекор карданни ақди никоҳ, нақши никоҳ дар ҳаёти ҷамъиятио давлатӣ, оила, никоҳ, шартҳои никоҳ, субъектони никоҳ, никоҳшавандагон, аҳдномаи никоҳ, қонунгузории оила.

Таҳқиқоти таърихӣ-хуқуқӣ ва назариявӣ-хукуқии мағфуму мояҳият, асосҳои методологӣ, ташаккули қонунгузорӣ ва шарту талаботи бастани ақди никоҳ ва қатъ гардиданӣ он дар хукуки шуравӣ ва пасошуравӣ мақсади асосии таҳқиқоти диссертационии мазкурро ташкил медиҳад.

Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси хуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, усулҳои диалектика, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, шаклӣ-хуқуқӣ, муқоисавӣ-хуқуқӣ ва таърихӣ-хуқуқӣ дар диссертатсия бештар истифода гардиданӣ.

Навғонии илмии диссертатсия дар мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, омӯзиши таҷрибаи хуқуқҷодкунӣ ва хуқуқтатбиқсозии Тоҷикистони шуравӣ оид ба институти никоҳ ва истифодай он дар замони мусосир, такмили қонунгузории кишвар, дар заминай қонунгузории давраи шуравӣ муайян карданни мағфумҳои никоҳ, тарафҳо ва як қатор тағйири иловаҳо ба қонунгузорӣ ифода мейбад. Навғонии таҳқиқоти мазкур ҳамзамон дар он ифода мейбад, ки он аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба масъалаи институти никоҳ бо назардошти низоми хукуки шуравӣ ва низоми хукуки мусосирӣ Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода мейбад, ки ҳулосаҳо ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада ҷиҳати ҳал намудани як қатор масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар соҳаи никоҳ мусоидат менамоянд. Аз ҷумла, масъалаҳои мукаммал намудани адабиёти таълимӣ дар соҳаи оила ва никоҳ, такмили қонунгузорӣ дар соҳаи никоҳ ва монанди инҳо.

Ҳулоса ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ оид ба институти никоҳ бадастомада мумкин аст дар ҳалли як қатор мушкилоти дар илмҳои хукуки оиласӣ, назарияи давлат ва хуқуқ, хукуки инсон, хукуки маданий ва умуман илми хуқуқшиносӣ мавҷуд буда истифода гарданд.

Дар фаъолияти хуқуқҷодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар метавон ҳулосову пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаҳои марбут ба никоҳ, ба монанди тағйири иловаҳо ба Кодекси оилаи ҶТ, таҳияи санадҳои нави хуқуқӣ, таҳия ва қабули стратегия ва консепсияҳои давлатӣ ва ғ. истифода намуд. Ҳулосову пешниҳодҳои таҳқиқот барои амалияи хуқуқтатбиқсозӣ ҷиҳати такмилу ташаккули институти никоҳ аҳаммияти қалон доранд.

## АННОТАЦИЯ

**к диссертации Файзода Мохинав Раджаб на тему «Развитие института брака в советском и постсоветском Таджикистане: теоретическое и историко-правовое исследование»**

**Ключевые слова:** становление, развитие, основы, теоретические, правовые, исторические, зороастриское право, мусульманское право, советское право, государственная политика, исторические и социальные традиции, правовой статус, заключение брака, расторжение брака, роль брака в общественной и государственной жизни, семья, брак, условия заключения брака, субъекты брака, вступающие в брак, брачный договор, семейное законодательство.

Основной целью диссертационного исследования является историко-правовое и теоретико-правовое исследование понятия и сущности, методологических основ, законодательного оформления, условий и требований заключения и прекращения брака в советском и постсоветском праве.

Методологической основой диссертационного исследования являются общенаучные и специально-юридические методы. В частности, в диссертации наиболее часто использовались диалектический, логико-лингвистический, статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой и историко-правовой методы.

Научная новизна диссертации выражается в целях и задачах исследования, изучении опыта создания и реализации законодательства советского Таджикистана об институте брака и его применении в новейшее время, совершенствовании законодательства страны, определении понятий брака, сторон, а также внесении ряда изменений и дополнений в законодательство на основе законодательства советского периода. Новизна данного исследования заключается также в том, что оно является первым комплексным исследованием вопроса института брака с учетом советской правовой системы и современной правовой системы Таджикистана.

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что выводы и предложения, полученные в результате диссертационного исследования, способствуют решению ряда теоретических и практических вопросов в сфере брака. В частности, вопросы совершенствования учебной литературы в сфере семьи и брака, совершенствования законодательства в сфере брака и тому подобное.

Полученные в результате диссертационного исследования института брака выводы и предложения могут быть использованы для решения ряда проблем, существующих в науках семейного права, теории государства и права, прав человека, гражданского права, юридической науке в целом.

В законотворческой деятельности, направленной на совершенствование законодательства страны, могут быть использованы выводы и предложения исследований по вопросам, связанным с браком, например, при внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Таджикистан, разработке новых нормативно-правовых актов, разработке и принятии государственных стратегий и концепций и т.д. Выводы и предложения исследования имеют большое значение для практики правоприменения в целях совершенствования и развития института брака.

## ANNOTATION

**to the dissertation of Faizoda Mokhinav Rajab on the topic «Development of the institution of marriage in Soviet and post-Soviet Tajikistan: theoretical and historical-legal research»**

**Key words:** formation, development, foundations, theoretical, legal, historical, zoroastrian law, muslim law, soviet law, state policy, historical and social traditions, legal status, marriage, divorce, the role of marriage in public and state life, family, marriage, conditions for marriage, subjects of marriage entering into marriage, marriage contract, family legislation.

The main objective of the dissertation research is a historical-legal and theoretical-legal study of the concept and essence, methodological foundations, legislative registration, conditions and requirements for the conclusion and termination of marriage in Soviet and post-Soviet law.

The methodological basis of the dissertation research is general scientific and special legal methods. In particular, the dialectical, logical-linguistic, statistical, formal-legal, comparative-legal and historical-legal methods were most often used in the dissertation.

The scientific novelty of the dissertation is expressed in the goals and objectives of the study, the study of the experience of creating and implementing the legislation of Soviet Tajikistan on the institution of marriage and its application in modern times, improving the country's legislation, defining the concepts of marriage, parties, as well as introducing a number of changes and additions to the legislation based on the legislation of the Soviet period. The novelty of this study also lies in the fact that it is the first comprehensive study of the issue of the institution of marriage, taking into account the Soviet legal system and the modern legal system of Tajikistan.

The theoretical and practical significance of the study is expressed in the fact that the conclusions and proposals obtained as a result of the dissertation research contribute to solving a number of theoretical and practical issues in the field of marriage. In particular, issues of improving educational literature in the field of family and marriage, improving legislation in the field of marriage, etc.

The conclusions and proposals obtained as a result of the dissertation research on the institution of marriage can be used to solve a number of problems existing in the sciences of family law, the theory of state and law, human rights, civil law, and legal science in general.

In legislative activities aimed at improving the legislation of the country, the conclusions and proposals of research on issues related to marriage can be used, for example, when making amendments and additions to the Family Code of the Republic of Tajikistan, developing new regulatory legal acts, developing and adopting state strategies and concepts, etc. The conclusions and proposals of the study are of great importance for the practice of law enforcement in order to improve and develop the institution of marriage.

Ба матбаа 15.07.2025 супорида шуд.

Ба чопаш 22.07.2025 имзо шуд.

Қоғази оғсет. Андозаи 60x84 1/16. Җузъи чопи 5,5.

Супориши №70. Адади нашр 100 нусха.

Матбааи Моҳи-Мунир

Сдано в набор 15.07.2025 г. Подписано в печать 22.07.2025 г.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Усл. п.л. 5,5.

Заказ №70. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Моҳи-Мунир